

ДЕВАШТИЧ: КӢ ВА ЧАРО ДУ ФАРРОШЗАНРО КУШТ?

с.5

ДАР ТОҶИКИСТОН КӢ МАОШИ БАЛАНД МЕГИРАД?

с.7

ҲУШДОРИ МИРЗИЁЕВ ВА ВАЪДАИ ТОЛИБОН

с. 9

ТОҶИКИСТОН

№30
(1489)
27.07.22
Оғози
нашр:
март
1992

Рӯзнама зиёд, «Тоҷикистон» яктост!

ҲНИТ ДАР РУСИЯ ТЕРРОРИСТӢ ЭЪЛОН МЕШАВАД

Чаро Прокурори генералии Русия нигарон аст?



СУҒД:

Тамоми имкониятҳо
барои рушд истифода
шудаанд

с.8-9

ДОВТАЛАБ

ММТ ба довталабон
шонси дубора
медихад?

с.11

БОЗГАШТ АЗ СУРИЯ

146 зану кӯдаки
тоҷикро ба Ватан
оварданд

с.3

НИГАРОНИ

Чаро сокинони канори
Варзоб ташнаанд?

с.6

ҲУШДОР

Қабул ба синфи
1 ройгон аст!

с.14

ПИЁЗСӢЗАК

Чаро аз ин
таоми маъмулӣ
маҳрум шудем?

с.3

ARZON.TJ | Сайт объявлений

**Mercedes-Benz
C-Класс, 1998**

Объявление можно увидеть
отсканировав QR код.



 www.arzon.tj
Посетите наш сайт

 Больше информации
по номеру
(+992) 000-88-29-18

ҲАЙАТИ МУШОВАРА

Шариф ҲАМДАМПУР,
Сармухаррир,
раиси ҳайати мушовара

Усмон РАҲИМЗОДА,
муовини сармухаррир

Одил НОЗИР,
мухаррир

Талбақ НАЗАРОВ,
раиси “Сандуки хайрияи
Тоҷикистон”, академик

Муҳаммадҷосиф ИМОМЗОДА,
академик

Фарҳод РАҲИМӢ,
президенти АИ Тоҷикистон,
академик

Далер ҶУМӢА,
вазирӣ энергетика
ва захираҳои оби ҶТ

Саидмукаррам
АБДУЛҚОДИРЗОДА,
раиси Шӯрои уламои Тоҷикистон

Ҷамшед САӢДУЛЛОЕВ,
профессор

Шералӣ РИЗОӢН,
сиёсатшинос

Абдулмачид УСМОНОВ,
журналист

Масъуди МИРШОӢИ,
раиси Бунёди Рӯдакӣ Фаронса

Ҳалима ХУШҚАДАМОВА,
профессор, ҷомеашинос

Амина ШАРОФИДДИНОВА,
узви Анҷумани “Пайванд”,
Ӣзбекистон

Фазлиддин АСОЗОДА,
мухаррири сомонаи Pressa.tj

Умед СУЛТОНОВ,
саҳифабанд

МУАССИС:

Ҳайати кормандони ҳафтанома

Ҳафтанома дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон тахти №0054/РЗ сабти ном шудааст.

Дар ҳафтанома матолибе низ ба нашр мерасанд, ки ба мавқеи идора мувофиқ нестанд. Барои дар дигар нашрияҳо ҷоп намудани матолиб ва иқтибосҳо аз «Тоҷикистон» зикри манбаъ ҳатмист. Ҳуқуқи муаллифии ҳамаи матолиби шумора ба идораи ҳафтаномаи «Тоҷикистон» тааллуқ дорад ва тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва байналмилалӣ ҳифз карда мешаванд. Ҳафтанома аксҳо ва маводҳои ҷолибро аз шабакаи Интернет мавриди истифода қарор медиҳад. Ҳафтанома масъулияти маводҳои интиқодӣ ва хусусияти таблиғотиро ба дӯш надорад. Инчунин, ба мазмун ва санаду рақамҳои маводи ҷопшуда муаллифони ҷавобгаранд.

ТЕЛЕФОНИ ИДОРА:
221-00-84,
tojikiston@pressa.tj

ШУӢБАИ РЕКЛАМА:
Ш. Душанбе, хиёбони И. Сомонӣ 3
44 601-35-95
director@tayron.tj

ШУӢБАИ ЭӢЛОН:
ш. Душанбе, хиёбони С. Шерозӣ 16
238-78-78, 44 640-99-88
ads@rg.tj

ФУРӢШИ РӢЗНОМАӢО ВА ОБУНА
938-66-82-64, 221-41-11
furush@rg.tj

Pressa.tj: ХАБАР МЕДИҲАД

ТАӢЙИРОТИ КАДРӢ: КӢ БАРКАНОР ШУД ВА КӢ МАНСАБ ГИРИФТ?

Президенти кишвар ка-дрҳои тозатаъинро ба хизмати софдилонаву масъулияти баланд ва ҳимоя аз манфиатҳои миллӣ ҳидоят кард.

Дар пайи таъйироти кадрӣ охир Маҳмадулло Шерализода, раиси ноҳияи Варзоб аз мақом барканор ва ба ҷои Ӣ Шарифхон Сафарзода таъин гардид. Амид Комилбек, ки то ин вақт ба ҳайси ноиби ректор оид ба илм ва инноватсияи Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Тоҷикистон фаъолият мекард, ба ҷои Гулзорхон Юсуфзода ректори Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи Моёншо Назаршоев, Мавлуда Бойназарзода ба ҷои Шодигул Қонунзода директори Муассисаи давлатии таълимии «Мактаби президентӣ барои хонандагон» болаёқат дар шаҳри Хоруғ таъин шуданд.

БОЛОИ ДАРӢИ ВАХШ ПУЛИ 760-МЕТРА МЕСОЗАНД

Вазирӣ нақлиёти Тоҷикистон Азим Иброҳим бо намоёндагони ширкати Dong Myeong Engineering Consultants and Architecture-и Ҷумҳурии Халқии Кореяи Ҷанубӣ вохӯрӣ анҷом дод.

Дар вохӯрӣ масъалаи омода намудани тарҳи пули 760-метра, ки дар доираи татбиқи лоиҳаи сохтмони роҳи автомобилгарди Роғун-Обигарм-Нуробод, ки аз болои дарӢи Вахш сохта мешавад, мавриди баррасӣ қарор гирифта, оид ба он қарордод ба имзо расонида шудааст.

Сохтмони пул бо равишҳои пешниҳоди молиявӣ барои

Мадамон Замонзода аз вазифаи сардори Хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи бехатарии иншооти гидротехникӣ, Сирочзода Шучоат аз мақоми муовини вазири нақлиёти Тоҷикистон ва Абдулаҳад Ҳочазода аз вазифаи директори Муассисаи давлатии «Маркази идораи лоиҳаи «Рушди қорводорӣ ва қарогохҳо» озод гардиданд.

Ҳамин тариқ, Фаррух Неъматзода муовини вазири нақлиёт, Тағоймурод Ғафурзода сардори Хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи бехатарии иншооти гидротехникӣ, Баҳром Мирзоализода директори Муассисаи давлатии «Маркази идораи лоиҳаи «Рушди қорводорӣ ва қарогохҳо» ва Қобил Тохирзода муовини директори Агентии таъминоти амволи махсуси назди Ҳукумат таъин гардиданд.

интиҳоби қушодашавии хизматрасонии машваратӣ оид ба омӯзиши вариантҳо, асоснокунии техникӣ-иктисодӣ, тарҳрезии пешакӣ ва ҳуҷҷатҳои тендерӣ оид ба тарҳрезӣ ва иҷрои қарордод дар асоси тарҳрезӣ ва иҷрои қорҳои сохтмонӣ муайян шудааст.

Ёдовар мешавем, ки таҷдид ва азнавсозии роҳи Роғун-Обигарм-Нуробод ба маблағи 123 498 586,95 доллари ИМА оғоз гардида, татбиқи лоиҳа 31-уми январӣ соли 2020 оғоз гардид ва анҷоми он 31-уми декабри соли 2023 дар назар дошта шудааст.



ВАН И БА ТОҶИКИСТОН МЕОЯД

Узви Шӯрои давлатӣ, вазири қорҳои хориҷии Ҷумҳурии Мардумии Чин Ван И 31-уми июл - 1-уми август бо сафари расмӣ ба Тоҷикистон меояд.

Бино ба иттилои Вазорати қорҳои хориҷии Тоҷикистон, дар доираи сафар мулоқоти

ӯ бо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ва вазири қорҳои хориҷӣ Сирочиддин Мухриддин дар назар аст.

- Интизор меравад, ки зимни мулоқотҳо ҳамкориҳои дучоғниба ва вазъи минтақа баррасӣ гарданд, - меафзояд манбаъ.

PRESSA.TJ

СОМОНАИ НАШРИЯИ ТОҶИКИСТОН

ХАБАРҲОИ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОН

САРИ САБЗ



Сулаймон ДАВЛАТЗОДА,
раиси Қумитаи дини
Тоҷикистон

- Дар бархе кишварҳо шартномаи миёни зану шавҳар ҳатмӣ аст... Табиати инсон ҳамин аст, агар аз вичдон натарсад, аз қонун бояд тарсад. Аз ин хотир, як барномаи ҳамаҷониба бояд таҳия шавад.

- Ҳаҳаҳаҳ, парадокси оӣ: агар аз вичдон натарсад, аз қонун бояд тарсад... Пас, мавқеи вичдон дар сатҳи хеле паст қарор доштааст...



Ғазалшох САФАРЗОДА,
сардори Раёсати маорифи
вилояти Хатлон

- Барои ба қор қабул кардани 600 омӯзгор муроҷиат шудааст. Аксари онҳо омӯзгороне ҳастанд, ки тарқи соҳа қардаву ба муҳочират рафта буданд.

- Беҳтарин хабарӣ хушқолкунанда! Урра! Аммо, рафиқ сардор, хеле ҷолиб аст донем, ки барои аз қор рафтани чанд омӯзгор ба шумо муроҷиат шуда бошад?



Муҳаммадсаид
ЗУВАЙДЗОДА, раиси
Қумитаи меъмории ва сохтмон

- Нарҳи хонаҳои мо дар муқоиса бо дигар давлатҳо пасттарин аст ва қумита низ ҳаракат намуда истодааст, ки хангоми таҳияи лоиҳаҳо ба инобат гирифта шавад, то ба мардум дастрас бошад.

- Ҳммм, арзиши миёнаи 1 метри мурабаъ хона 4 ҳазору 170 сомонӣ! Арзонак! Як аз вазири меҳнат пурсед қу, қаноби раис, маоши миёнаи мо дар муқоиса бо дигар давлатҳо чӣ хел бошад?

ҲНИТ ДАР РУСИЯ ТЕРРОРИСТӢ ЭЪЛОН МЕШАВАД

Чаро Прокурори генералии Русия нигарон аст?

Прокуратураи генералии Русия бо дархости террористӣ эътироф шудани ҳизби дар Тоҷикистон мамнуъи наҳзати исломӣ (ҲНИТ) ба додгоҳ муроҷиат намудааст. Дар ин бора Игор Краснов, Прокурори генералии Русия зимни сафараш ба Тоҷикистон хабар дод.

Дархост фиристода шуд. ҲНИТ террористӣ мешавад

Игор Краснов зимни сафари хеш ба Душанбе хабар дод, ки барои ворид кардани номи ҲНИТ ба рӯйхати гуруҳҳои террористӣ ва фаъолиятшон мамнуъ дар каламрави Русия ба Додгоҳи олии муроҷиат кардааст. “Нисбат ба Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон мо аллакай ба додгоҳ даъвои дахлдор фиристодем”, – гуфт номбурда.

Ба гуфтаи Прокурори генералии Русия, масъалаи террористӣ эътироф кардани бархе аз созмонҳои ҳаракатҳо бо дархости ҷониби Душанбе сурат гирифтааст.

“Ҳамтояро дар мавриди баррасии дархостҳояш барои дар Русия террористӣ эътироф кардани бархе созмонҳо огоҳ хоҳам кард. Аллакай чунин дархост аз ҷониби мо дар мав-



риди Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон* ба додгоҳ фиристода шуд”, – изҳор доштааст Краснов.

Вай изҳори боварӣ намудааст, ки бо ҳамкории созанда ба муборизаи босамар алайҳи таҳдидҳо даст хоҳанд ёфт.

Мавриди зикр аст, ки фаъолияти ҲНИТ дар Тоҷикистон аз соли 2015 манъ аст.

Президенту прокурор чӣ гуфтанд?

Ёдовар мешавем, ки Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон Прокурори генералии Русия Игор Красновро, ки бо сафари корӣ ба Тоҷикистон омада буд, ба ҳузур пазируфт.

Бино ба иттилои дафтари матбуоти Президенти кишвар, дар рафти мулоқот доираи васеи масъалаҳои вобаста ба таъмини амният ва ҳамкориҳои ҳуқуқӣ дар қорҷӯбаи шарикӣ стратегияи Тоҷикистон ва Русия баррасӣ гардидаанд. Дар ин зимн мавзӯҳои таъмини қонуният, тартиботи ҳуқуқӣ ва ҳифзи шаҳрвандони ду кишвар аз ҳама гуна зухуроти ҷиноятӣ мавриди таваҷҷуҳи ҷонибҳо қарор доштааст. Ба ин манзур муҳимияти таҳкими ҳамкории Тоҷикистон ва Русия дар самти муборизаи муштарак бар зидди терроризм, экстремизм ва ҷинояткориҳои муташаккили фаромиллӣ, баҳусус қочоқи маводи муҳаддир ва силоҳ, кибер-ҷиноятҳо ва дигар на-

мудҳои ҷинояткориҳои махсусан вазнин таъкид карда шудааст.

Ҳамзамон бо ин, ҷонибҳо масъалаҳои аз байн бурдани хатарҳои мавҷудаи дохилиро, ки аз ҷумла бо тамоюлҳои таҳмили идеологияи тундгароии динӣ ба ҷомеа, ҳамчунин гуруҳҳои «хуфта»-и терроризму экстремизми байналмилалӣ алоқамандӣ доранд, муҳокима намудаанд.

Нигарони Краснов

Прокурори генералии Русия Игор Краснов аз иштироки шаҳрвандони бархе аз кишварҳои пасошӯравӣ дар ҷанг бо Украина изҳори нигаронӣ кард.

(Давомаш дар саҳ.5)



ФАЗЛИДДИН АСОЗОДА

ПИЁЗСӢЗАК

Оё аз ин таомӣ маъмулӣ ҳам маҳрум мешавем?

ЧАНД РӢЗ ПЕШ ДАР ШАБАКАИ “ФЕЙСБУК” ЛУҚМАЕРО ХОНДАМ, КИ ДАР НАЗАРИ АВВАЛ ХАНДАОВАР АСТ, АММО КАМЕ АМИҚТАР АНДЕША НАМОЙ, МУЌИБИ ГИРЯ КАРДАН ҲАМ МЕШАВАД.

Нафаре бо ишора ба гарон шудани нархи пиёз навишт, ки “акнун аз пиёзсӢзак хӯрдан ҳам маҳрум шудем”. Албатта, тавре ишора кардем, он луқма аст, луқма ба хабарҳои нохуш дар боби арзиши баланди пиёз, ки дар расонаҳои инъикос гардида истодаанд. Дигар луқмаҳои хабариро низ вохӯрдан мумкин аст. Яке луқма партофт, ки сабаби асосии гарон шудани нархи пиёз кам кишт шудани он аст. Дигаре болоравии нархи сӯзишвории дизелӣ ва нуриҳои минералиро асос овард. Сеюмӣ омили аслиро содироти пиёз ба хориҷи кишвар гуфт.

Воқеан, омилҳои номбаршуда ба нарх таъсири зиёд доранд. Аммо касе нагуфт, ки яке аз омилҳои дигари асосӣ қудрати пурраи обмонӣ надоштани кишоварзон аст. Чун пиёз ба андозаи кофӣ об нахӯрд, нашъунамо намеёбад. Инро таҳлилгарони Вазорати кишоварзӣ надонанд ҳам, мо медонем. Мо ҳуб медонем, ки пиёз яке аз зироатҳои ба об зиёд ниёзманд аст ва хангоми интиҳоби замин барои кишти он саҳлангорӣ бар зарари қор мешавад. Агар замини мувофиқ интиҳобу кишт ҳуб ноҳиябандӣ наштавад ва бар зами ин, пиёз об нахӯрад, на аз тухми пиёзи испании 313, на аз пиёзи сурхи самарқандӣ, на аз “Алдоба”, на аз “Сибир”, на аз “Волф-1”, на аз пиёзи техасии барвақтӣ ва на аз пиёзи баҳории “Баракат” ҳосили фаровон интизор шудан мумкин нест. Зеро, пиёз, хусусан баҳории он бояд камаш 10-12 маротиба “шикамсерӣ” об хӯрад!

(Давомаш дар саҳ.6)

БОЗГАШТ АЗ СУРИЯ

146 зану кӯдаки тоҷикро ба Ватан оварданд

Шаби 25-уми июли соли 2022-юм 146 шаҳрванди Тоҷикистон - 42 зан ва 104 кӯдак аз Сурия ба Ватан баргардониди шуданд. Бозгашти ин шаҳрвандони тоҷик аз кишвари ҷангзадаи Сурия бо супориши бевоситаи президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон сурат гирифтааст.

Занону кӯдакони тоҷикро аз Сурия бо ҳавопаймои ҷартирии ширкати “Cham Wings” (“Шом Вингз”) овардаанд. Ин ҳавопаймо соати нухи шаб дар пойтахти Тоҷикистон фуруд омад. Мусофиронро сафири Тоҷикистон дар Кувейт Зубайдулло Зубайдзода ҳамроҳӣ мекард ва онҳоро шахсони расмӣ пешвоз гирифтанд.

Қаблан, мақомоти нима-мухтори қурдҳои Сурия эълон



карданд, ки 146 зану кӯдаки ҷангҷӯи тоҷики созмони ДОИШ-ро ба сафири Тоҷикистон дар Кувейт супурданд.

Фанар Кеит, намоёнҳои қурдҳои Сурия ба хабаргузори “Франс Пресс” гуфт: “Мо 42 зан ва 104 кӯдакро, ки дар урдугҳои Ал Ҳавл ва Рож қарор доштанд, ба сафири Тоҷикистон дар Кувейт Зубайдулло

Зубайдзода супурдем. Инҳо заноне буданд, ки ягон ҷиноят содир накардаанд ва дар амалҳои терроризм дар шимол ва шимолу шарқи Сурия даст надоштанд”.

Зубайдулло Зубайдзода дар нишастии хабарӣ бахшида ба супурдани ин занону кӯдакон гуфт, ки Ҳукумати Тоҷикистон чандин вақт боз барои пайдо

кардани роҳҳои ба Ватан баргардондани ин шаҳрвандонаш талош дошт.

Баъди шикасти ба ном ҳилофати ДОИШ дар Сурияву Ироқ дар соли 2019 ҷомеаи ҷаҳонӣ ба мушкили ба ватанхояшон баргардондани аъзои оилаҳои ҷангҷӯи ин созмон рӯ ба рӯ шуд. Бархе кишварҳои барои баргардондани шаҳрвандонашон, ки дар Сурияву Ироқ ба сафи гуруҳҳои ифротӣ террористӣ ҳамроҳ шудаанд, зиёд майл нишон наметавонанд. Ба ҳисоби Дидбони ҳуқуқи башар (HRW), дар урдугҳои ва маҳбасҳои воқеъ дар шимолу шарқи Сурия беш аз 41 ҳазор хориҷӣ, аксаран кӯдакони то синни 12-сола чандин сол боз бо гумони ҳамдастӣ дар фаъолиятҳои ДОИШ нигоҳ дошта мешаванд.

(Давомаш дар саҳ.4)

Шавкат Мирзиёев, президенти Ўзбекистон аз Толибон даъват кард, ки равобит бо созмонҳои байналмилалӣ террористиро қатъ кунанд. Толибон бошанд, ваъда карданд, ки Афғонистон дигар ба кишварҳои минтақа хатар эҷод намекунад.

Паёми Мирзиёев

Ин нуктаҳо рӯзи 26-уми июл дар конфронси байналмилалӣ “Афғонистон: амният ва рушди иқтисодӣ”, ки бо ширкати Толибон дар Тошканд оғоз шуд, садо дод. Президенти Ўзбекистон аз ҳукумати кунунии Афғонистон даъват кардааст, ки иродаи устувор нишон диҳанд ва барои пешгирӣ ва муковимат бо терроризм дар ҳама шаклу зухуроташ чораҳои қатъӣ андешанд ва иртибот бо ҳама созмонҳои террористиро қатъ кунанд.

Сомонаи Podrobno.uz менависад, ки Мирзиёев ҳамчунин аз ширкаткунандагони конфронс даъват кард, ки саъю кӯшиши худро ба фароҳам овардани заминаҳои воқеии рушди Афғонистон ҳамчун кишвари озоишта, босубот ва шуқуфону оро аз терроризм ва маводи муҳаддир равона созанд. Ба гуфтаи ӯ, бидуни субот дар Афғонистон ба амният ва рушди устувор дар Ўзбекистон ва дар тамоми минтақаи Осиёи Марказӣ ноил шудан ғайримمکن аст. Ҳамчунин, Шавкат Мирзиёев оид ба тавсеаи ҳамкорӣҳои Ўзбекистону Афғонистон сухбат кард.

Мавқеи Толибон

Дар ҳамин ҳол, Амирхон Муттақӣ, иҷроқунандаи вазифаи вазири умури хориҷаи Афғонистон итминон додааст, ки қаламрави кишвараш дигар ба Ўзбекистон ва дигар давлатҳои минтақа хатар эҷод намекунад.

ҲУШДОРИ МИРЗИЁЕВ ВА ВАЪДАИ ТОЛИБОН



НИШАСТИ ТОШКАНД ЧӢ НАТИҶА МЕДИҶАД?

“Уҳдадорӣҳои ҷониби Афғонистон барои нигоҳдорӣ ва густариши ҳамкорӣҳо бо Ўзбекистон, ки наздиктарин ва боэътимодтарин шарикӣ ин кишвар аст, таъкид шуд. А. Муттақӣ итминон дод, ки қаламрави Афғонистон дигар барои Ўзбекистон ва дигар давлатҳои минтақа хатаре нахоҳад дошт”, - омадааст дар муносибатномаи Вазорати қорҳои хориҷии Ўзбекистон дар бораи натиҷаҳои музокирот.

Владимир Норов, иҷроқунандаи вазифаи вазири қорҳои хориҷии ин кишвар аз Толибон даъват кардааст, ки барои зудтар иҷро кардани талаботи асосии ҷомеаи ҷаҳонӣ, аз ҷумла таъсиси ҳукумат бар асоси намоёндагии васеъ, эҳтироми ҳуқуқи замон ва ақаллиятҳои миллӣ ва таъмини духтарони тоҷик барои дастрасӣ ба таҳсилоти пурраи мактабӣ чораҳои муассир андешад.

Умедвории ИМА

Afghanistan International хабар медиҳад, ки дар ин ни-

шастии байналмилалӣ намоёндаи вижаи Амрико дар умури Афғонистон Том Вест гуфтааст, ки Вашингтон омода аст бо Толибон масъалаи озод кардани роҳҳои молии Афғонистонро баррасӣ кунад. Ҳамзамон, вай таъкид кардааст, ки тавассути муқолама бо Толибон ниҳодҳои байналмилалӣ бояд ба шаффофият дар ин замина итминон дошта бошанд. Том Вест тавзеҳ додааст, ки дар ҳоле, ки кишвараш бо Толибон даргир аст, бо наздик шудани зимистон, мардуми Афғонистон бо мушкилоти бештаре рӯ ба рӯ хоҳанд шуд.

Толибон умедворанд, ки воҳӯрӣ дар Тошканд робитаҳои ҷашнонро бо ҷомеаи ҷаҳонӣ наздик мекунад.

Роҳи Толибон ба ҷаҳон боз мешавад?

Ёдовар мешавем, ки бо ташаббуси президенти Ўзбекистон 25-26-уми июл дар шаҳри Тошканд тахти унвони “Афғонистон: амният ва руш-

ди иқтисодӣ” конфронси байналмилалӣ баргузор гардид. Тоҷикистонро дар ин ҳамоиш як намоёндаи Вазорати қорҳои хориҷии Тоҷикистон дар сатҳи сардори раёсат ва як корманди Маркази тадқиқоти стратегӣ намоёндагӣ мекунад.

Гуфта мешавад, ки дар конфронс намоёндагони махсус оид ба Афғонистони Британиаи Кабир, Иттиҳоди Аврупо, Эрон, Италия, Қирғизистон, Тоҷикистон, Чин, Покистон, Русия, ИМА, Туркия, дар маҷмӯъ, намоёндагони 100 кишвар иштирок мекунад.

Қаблан Толибон изҳори умедворӣ карда буданд, ки воҳӯрӣ дар Тошканд робитаҳои ҷашнонро бо ҷомеаи ҷаҳонӣ наздик мекунад ва ба интизориҳои талаботи ҳукумати мардуми Афғонистон тавачҷуҳи бештар зоҳир мешавад.

Тоҷикистон аз замони ба сари қудрат омадани Толибон ҳукумати онҳоро эътироф накардааст. Талаби Тоҷикистон таъкиди ҳукумати ҳамашумул дар Афғонистон аст.

ИНТИҚОДИ ФАВЗИЯ КУФӢ АЗ ЎЗБЕКИСТОН

Фавзия Куфӣ, яке аз чеҳраҳои фаъоли сиёсӣ дар Афғонистон аз давлати Ўзбекистон ба хоҳири даъвати гуруҳи Толибон ба нишастии байналмилалӣ Тошканд интиқод кард.

“Кишварҳо барои масун нигоҳ доштани худ аз ифротгарӣ ба Толибон ришва медиҳанд”, - гуфт хонум Куфӣ.

Ӯ дар ёддоште, ки дар саҳифаи твиттери худ навиштааст, ҳушдор додааст, ки ҷалби ризоияти кӯтоҳмуддати як нерӯи низомӣ бештар ба рушди ифротгарӣ дар минтақа кумак хоҳад кард.

Фавзия Куфӣ, ки дар гузашта дар ду давра узви маҷлиси намоёндагон будааст, мегӯяд, даъвати Толибон ба нишастии Тошканд ба мардуми Афғонистон кумак нахоҳад кард.



75 КИШВАР ВА 16 000 БЕМОР. АФЗОИШИ ОБИЛАИ МАЙМУН

Ахиран дар 75 кишвари ҷаҳон беш аз 16 ҳазор ҳолати бемории обилаи маймун ошкор шуда, роҳҳои паҳншавии ин вирус барои мутахассисон қомилан рӯшан нест.

Тедрос Адханом Гебрейюс, раиси Созмони Ҷаҳонии Бехдошт хурӯҷи бемории обилаи маймунро як ҳолати изтирории байналмилалӣ эълон кард.

Обилаи маймун як сирояти вирусист, ки метавонад байни одамон низ гузарад. Ҷараёни беморӣ одатан сабук мегузарад ва аксари беморон дар давоми чанд ҳафта шифо меёбанд, аммо баъзеҳо метавонанд ин дардро бо мушкилӣ паси сар кунанд.

Аломатҳои аввалини беморӣ табларза, дарди сар, дарди мушакҳо, дарди пушт, варам кардани гиреҳҳои лимфа, ҳунукхӯрӣ ва бемадорӣ мебошад.

Маврид ба зикр аст, ки ин беморӣ ба Тоҷикистон феълан роҳ наёфтааст.



БОЗГАШТ АЗ СУРИЯ

(Аввалаш дар саҳ.3)

Дар солҳои авҷи фаъолиятҳои гуруҳҳои тундраве чун ДОИШ дар Сурияву Ироқ ва эълони “хилофат” дар сарзаминҳои ишғолкардаи ин гуруҳ дар он ду кишвари ҷангзадаи Ховари Миёна, ба ҳисоби мақомоти Душанбе, беш аз 2 ҳазор нафар аз шаҳрвандони Тоҷикистон низ асосан замони дар муҳоҷирати қорӣ дар Русия буданашон ба доми фиреби мубаллиғони ба ном “ҷиход” афтода, бархе ҳатто хонаҳез бо аҳли оилаҳои ҷашнон ба Сурияву Ироқ рафтанд ва ба сафи созмонҳои ифротӣ ва асосан ба ДОИШ пайвастанд.

Ба ҳисоби мақомоти амнияти Тоҷикистон, беш аз



500 тан аз ҷангҷӯёни тоҷик ва зану фарзандони онҳо дар ҷараёни ҷангхоро бомбаборонҳо дар Ироқу Сурия кушта шуда, баъди аз дастии ДОИШ пас гирифтани тақрибан ҳама сарзаминҳои тахти назораташ дахҳо

тан аз ҷангҷӯёни тоҷик ва ҳамин тавр, беш аз 400 нафар аз зану фарзандони онҳо ба асорат афтодаанд.

Чанд зани тоҷик дар Ироқ барои ҳамдастиашон бо ДОИШ ба солҳои тӯлонии зиндон

маҳкум гардиданд.

Мақомоти Тоҷикистон чанд сол боз талошдоранд, то зану фарзандони ҷангҷӯёни тоҷикро ба Ватан баргардонанд. Моҳи апрели соли 2019 бо талошҳои сафир Зубайдулло Зубайдулло 84 кӯдаки тоҷикро ба Тоҷикистон баргардонданд.

Ба иттилои Вазорати қорҳои хориҷии Тоҷикистон, чанд сол боз беш аз 260 зану кӯдаки тоҷик дар урдугӯҳҳои Ал-Ҳавл ва Роҷи Сурия қарор доранд. Ҳомиёни ҳуқуқ вазъи зану кӯдакони асир дар урдугӯҳҳои Сурияро хеле бад ва пур аз маҳрумӣ ба қалам медиҳанд.

Зубайдулло Зубайдулло мегӯяд, ки баргардонидани шаҳрвандони тоҷикро идома медиҳанд.

ФОҶЕА ДАР ДЕВАШТИЧ

Кӣ ва чаро ду фаррошзани идораи заминро кушт?

Куштори ваҳшиёнаи ду зани фаррош дар идораи замини ноҳияи Деваштич, ки санаи 17-уми июл, дар рӯзи истироҳати рух дод, на танҳо вилоти Суғд, балки Тоҷикистонро тақон дод. Аз ин қазия 10 рӯз гузашта бошад ҳам, сарусаддо атрофи он паст нашудааст, зеро гумонбар дар ин ҳодисаи хунин корманди идораи замин аст. Мо барои фаҳмидани асли воқеа ба ноҳияи Деваштич сафар кардем...

Фарёд аз мотамхона

Вақте ба хонадони кушташудагон - оилаи Фозиловҳо рафтем, садои гираву нолаи чонкоҳи ду модари чигарсӯхта, 4 фарзанди аз ин занҳо ятиммонда ва дигар наздикону пайвандон ба фалак мепечид.

Хонаводаи Фозиловҳо дар деҳаи Ғазантараки ноҳияи Деваштич зиндагии миёнаҳолона доранд, ки сабаби рӯ ба фаррошӣ овардани Умеда Зокироваи 45-сола ва Вориса Фозиловаи 56-сола шудааст.

Духтари Умеда Ворисова оид ба куштори модараш гуфт: “Мо дар оила се духтар хастем. Модари меҳнатӣ ормониям барои ба падарам дар таъмини зиндагӣ кумак кардан дар Кумитаи идораи замини ноҳия фаррош шуда кор мекард. Шояд аз сетои мо як нафарамон ҳалли ақал писар шуда нон меёфтем, модарам хору зор ва мардикору фаррош шуда, фоҷеавор кушта намешуд. Модарам “худам нахондам, духтаронам хонда соҳиби илм шаванд” гӯён, шабу рӯз меҳнат мекард. Хоҳари хурдиам, ки донишҷӯии соли якум аст, дар риштаи рӯзномагирӣ меҳонад. Ду тангаи ночизи фаррошӣшро модарам чамъ мекард, ки барои хондани хоҳаракам сарф кунад. Аммо аз дасти одаме кушта шуд, ки барояш хӯрок мепухт, ношустаҳояшро мешуст ва хучраашро саришта кардаю таги пояшро тоза мекард”.

Духтари марҳум меғӯяд, модару аммаашро корманди Идораи замини ноҳияи Деваштич Саҳобиддин Мунавварзода ба қатл расонидааст.

“Ба кор рафту аз МОРГ ёфтем”

Вақте аз духтари Умеда пурсидем, ки чӣ хел ва кай аз ҳодиса хабардор шудааст, чунин накл кард: “Рӯзи якшанбе буд. Ман дар хонаи худам будам. Бибиям Муъмина Аҳмадова занг заданд, ки тез ба хона биё. Овозашон меларзиду гиравулуд буд. Гумон кардам, ки ба бобои беморам ягон ҳодиса шудааст. Давида ба хона омадам, ки бобоям тинчу бибиям доду фарёд карда, “давад, ба кумитаи замин рав” гуфт-



ВАҚТИ ШУСТУШҶӢ КАРДАН МУАЙЯН ШУДААСТ, КИ ДАР БАДАНИ ҲАРДУ НАЗДИКИ 15-ТОӢ ЗАХМИ КОРД АСТ. БА РАГИ КАЛОНИ ГАРДАН, ПЕШИ ЧАШМ, ДИЛ, ҶИГАР, ПУШТ ВА БА ДАСТОНИ ОНҲО КОРД ЗАДААНД. ХУНИ ЗИЁД РАФТА, ДАРҲОЛ ФАВТИДААНД.

танд. Аз деҳаи Ғазантарақ дар ҳамин ҳавои гарм давон-давон то идораи замин рафтаам. Он ҷо пури милиса. Иҷозаи ба дарун даромадан надоданд. Чун суроғи модарамро пурсидам, гуфтанд, ки дар беморхона аст. Давида то беморхона омадам. Дар он набуд. Касе гуфт, ки модарат дар сардхона. Рӯи сардшудаи модарамро дар МОРГ дидам, ки ба хун ғўтавар хобидааст”.

“Духтарамро худам ба сўйи марг бурдам”

Қосим Зокиров падари Умеда Зокирова аст, ки солҳои зиёд ба ҳайси ронанда кор кардааст. Ин падари чигарсӯхта бо ашқи шашқатор гуфт: “Як кондитсионери идораи замин сўхтааст. Хар хел сўхтапораҳо ба замин афтодааст. Рӯзи шанбе, 16-уми июл ва бо шумидани хабари сўхтор духтарамро зуд ба онҷо бурдам, ки тоза кунад. Чӣ медонистам, ки фарзандонамро худам ба сўйи марг мебарам. Намедонистам, ки дар рӯзҳои истироҳати корманди идораи замин Саҳобиддин Мунавварзода барои амалӣ кардани мақсадҳои нопокаш пайти мувофиқ кофта, ба идораи замин меравад ва он ҷоро оташ мезанад. Ман таҳмин мекунам, ки духтарам ва келинам аз қорҳои ӯ бохабар мешаванд ва ӯ оташин шуда, ҳардуро қордборон мекунад. Агар мо он рӯз ба идораи замин намерафтем, он ҷо ба коми оташ мерафт, тамоми хуччатҳо сўхтаву гуноҳҳои Мунавварзода пинҳон мемонд... Вақте ҳасадхоро оварданд, дасту поям меларзид. Хатто ба чашму рӯиам ҳам қорд зада будааст лаънатӣ. Дар қисмати шушаш 3-4 қорд задааст. Шояд духтараки ноқомам барои ҳимояи худ дасташро ба рӯиаш пӯшида бошад, ки дастонаш низ пора ва хуншор буданд...”.



Қосим Зокиров - падари Умеда Зокирова

То ҳанӯз сабаби аслии даст ба чунин қор задани корманди идораи замин, ки дар ин қазия гумонбар аст, маълум нест. Ҳоло тафтишот идома дорад ва аз натиҷаи он ба шумо хабар хоҳем дод.

Табиб: Аз хунравии зиёд фавтидаанд

Ҳосият Абдурахимова, яке аз наздикони занони кушташуда табиб аст. Ӯ гуфт, ки вақте мурдаҳоро диданд, оғуштаи хун буданд ва заҳми қордхоро шуморида намешуд. Вақти шустушӣ кардан муайян шудааст, ки дар бадани ҳарду наздики 15-тоӣ заҳми қорд аст.

Ҳосият гуфт: “Ба раги калони гардан, пеши чашм, дил, қигар, пушт ва ба дастони Умеда қорд задаанд. Хуни зиёд рафта, дарҳол фавтидааст. Дар бадани Вориса 13 заҳм буд. Зарбаҳо ба узвҳои ҳаётан муҳим зада шудаанд. Асосан аз зарби қорд ба дилу қигар фавтидааст. Табибист, ки дар ин ҳолат ҷабридаи зинда намеронад ва хунравии зиёд сабаби асосии фавти онҳо шудааст”.

Наздикони қурбонӣ таҳмин мекунам, ки ин куштори гуруҳӣ аст. Як нафар ду занро ваҳшиёна кушта наметавонад. Шояд дар ин ҳодиса дигарон




Яке аз духтарони Умеда Зокирова

низ даст дошта бошанд...

“Ҳарду занҳо дар оила ҳам, дар қор ҳам, бо ҳамагон муносибатҳои хуб буд. Танҳо пайи қори худ зиндагии худ буданд. Агар аз тоифаи занҳои бадахлоқ ва ҷанҷолӣ мебуданд, мегуфтем, ки аз пушти феъли худ ба ҳодиса дучор шудаанд. Аммо тамоми мардуми Ғазантарақ медонанд, ки Умеда ва Вориса беозор буданд”, - меғӯяд Ҳосият.

Имрӯз аз Вориса Фозилова як писар ва аз Умеда Зокирова 3 духтар ятим мондаанд. Ягона писари Вориса, ки ҳамагӣ дар яксолагӣ аз падар ятим монда буд, имрӯз дар синни 22-солагӣ аз модар ҳам мондааст. Ин ҷавон, вақте мо рафтем, дар ҳоли шок қарор дошт ва наметавонист ҷуз гираву нола ҳарфе бигӯяд. Бибияш - Муъмина Аҳмадова гуфт, ки аз рӯзе модарашро куштанд, ҷавон ҳатто хӯрок намехӯрад ва метарсад, ки ягона ёдгори аз духтараш бо ин ҳолат бемор нашавад.

Ин фарзандони модаргумкарда аз мақомоти қудратӣ меҳоханд, ки ҳодиса мӯшиқофона таҳқиқ гардад ва гунаҳгорон ҷазои мувофиқ бигиранд.



Фарзона МУРОДӢ
Хучанд-
Деваштич-Хучанд

ҲНИТ ДАР РУСИЯ ТЕРРОРИСТӢ ЪЪЛОН МЕШАВАД

(Аввалаш дар саҳ.3)

- Рӯзи 26-уми июл зимни мулоқот бо Прокурори генералии Тоҷикистон Юсуф Раҳмон дар Душанбе ӯ ҷалби сарбозони қироя ва паҳнкунии аслиҳа дар Украинаро “як таҳдиди фавқуллода” барои кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (ИДМ) номидоаст, - хабар ме-
диҳад ТАСС.

Қобили зикр аст, ки ба ҳайати ИДМ давлатҳои Русия, Беларус, Ёзбекистон, Озарбойҷон, Қазокистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Арманистон ва Молдова шомиланд.

“Дар вазъияти кунунии во-
баста ба ҳодисаҳо дар Укра-
ина, ин таҳдидҳо афзоиш
меёбанд. Имрӯз кишварҳои
мо дар пешорӯи таҳдидҳои
наву фавқуллода ҳатарнок
қарор доранд, мисли ширка-
ти шаҳрвандони кишварҳои
ИДМ дар амалиёти ҷангӣ
ба ҳайси сарбозони қироя,
паҳншавии силоҳ, муҳимоти
ҷангӣ ва маводи муҳаддир”, -
овардааст гуфтаҳои Қраснов-
ро Ҳадамоти хабарҳои Осиёи
Марказӣ.

Ӯ таъкид доштааст, ки барои
аз байн бурдани ин “таҳдидҳо”
кишварҳои ИДМ ва сохторҳои
хифзи қонун бояд шеваи ҳамко-
риро мутобиқ ба талаботи замон
“манфиатнок” гардонанд.

Дарҳости Юсуф Раҳмон

Ҳамчунин, Прокурори гене-
ралии Тоҷикистон Юсуф Раҳ-
мон аз ҳамтои русаш хостааст,
ки барои таҳлили шаҳрвандони
Тоҷикистон дар риштаи проку-
рорӣ квотаҳо ҷудо наояд. Игор
Қраснов дар посух гуфтааст, ки
ин масъала аллақай дар ҳукумат
дар ҳоли баррасист.

“Фикр мекунам, посух ба да-
розо гузошта нахоҳад шуд ва ин
масъала ҳалли худро меёбад”, -
гуфтааст Қраснов.

Вай зикр намудааст, ки дар
ҳоли ҳозир имкони таҳлили
прокурорҳои тоҷик дар Дониш-
гоҳи прокуратураи Русия аз рӯи
барномаи тақмили ихтисос им-
конпазир мебошад.

“Чунин даврҳои омӯзишӣ
тирамоҳи соли равон дар нақ-
шаанд ва ман бо қамолӣ майл
қормандони Прокуратураи ге-
нералии Тоҷикистонро барои
иштирок дар онҳо даъват меку-
нам”, - изҳор доштааст Қраснов.

Қобили зикр аст, ки дар Ду-
шанбе Игор Қраснов ва Юсуф
Раҳмон Барномаи ҳамкорӣ
байни мақомотро то соли 2024
ба имзо расониданд, ки аз тад-
бирҳои муштараки мубориза
зидди ҷинояткорӣ ва таҳдидҳои
ҷун терроризм ва ифротгароӣ
ибора аст.

О. СОҲИБЗОДА

СОКИНИ 10-МИЛЛИОНУМИ ТОҶИКИСТОН. Ё КИСТ?

Санаи 23-юми июл, соати 12:00 дар Таваллудхонаи рақами 2-и шаҳри Душанбе тифле ба дунё омад, ки аҳолии Тоҷикистонро ба 10 миллион нафар расонид. Ба ин тафл, ки мавқеи кишвари моро аз рӯи шумораи аҳоли дар Осиёи Марказӣ дар ҷойи 3-юм устувор кард, Фирдавс ном гузоштанд.

Мувофиқи маълумоти Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Агентии оморӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, сокинони ноҳияи Шохмансури шаҳри Душанбе Фаридун Баротов ва Махфират Шокирова волидонии ин сокини 10-миллионаи кишвар мебошанд. Падари тифл муҳоҷири меҳнатӣ ва модараш хонашин аст. Фирдавс нахустин фарзанди ин оилаи ҷавон мебошад. “Вазни

писарчаи нав ба дунё омада 3 кг 250 грамм буда, қадаш 50 см мебошад. Ҳолати кӯдаки навзод хангоми таваллуд аз ҷониби мутахассисон аз рӯи ҷадвали Апгар 7/8 ҳол баҳо дода шудааст”, - хабар доданд аз Вазорати тандурустӣ.

Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон падару модари тифли навзодро табрику шодбош гуфта, ба Раиси шаҳри Душанбе дастур додааст, ки оилаи тифли навзодро бо хонаи истиқоматӣ таъмин намояд.

Аз шаҳрдории Душанбе хабар медиҳанд, ки “модари хушбахт баъди аз таваллудхона баромадан ба манзили нави сеҳучрагии худ гусел карда мешавад”. Ҳамчунин бо ташаббуси Раиси шаҳри Душанбе манзили зисти тифли навзод бо тамоми ашёи рӯзгор таъмин карда хоҳад шуд.



ПИЁЗСЌЗАК

(Давомаш дар саҳ.3)

Дар ҳоле, ки нархи як кило пиёз ба 7-8 сомонӣ расидааст, директори Иттифоқи “Тоҷикматлубот” Ҳусайн Идиев дар нишаст матбуотӣ изҳор дошт: «Ҳоло ман гуфта наметавонам, ки дар моҳи сентябр картошкаву пиёзро бо кадом нарх меҳарем, аммо бовар дорам, арзиши ин намуҳҳои маҳсулоти кишоварзӣ поин меравад”.

Ин гуфта танзи мардумиеро ба ёд меорад:

Дар чараёни қувваозмоии ду паҳлавон дар мусобиқаи гӯштингирӣ аз мӯйсафеди собик гӯштингир мепурсанд:

- Ба фикри шумо, кадоме аз паҳлавонҳо ғолиб меояд - Абзор ё Асрор?

Мӯйсафед баъди андаке андеша мегӯяд:

- Ростӣ гап, ё инаш ғолиб меояд, ё вайаш.

Дуруст, дар моҳи сентябр картошкаву пиёзро ё арзон

меҳарем, ё қиммат. Зеро, қариб ҳама қорамон таваккалӣ аст. Дурнамо надорем. Таҳлилҳоямон заиф аст. Мисле, ки як олиммон чанде пеш тавсияи булаҷаб дошт. Доктори илмҳои кишоварзӣ Ҳикматулло Назиров тавсия дод, ки кишти баҳории картошка дар водихо бояд аз нимаи моҳи феврал ва аввали март оғоз гардида, то охири моҳи март гузаронида шавад. Дар ҳоле, ки дар минтақаҳои асосии картошкапарвари кишварамон, агар хирс бошад, нимаи моҳи феврал аввали март хатман хоб аст...

Бинобар ин, агар таҳлили амиқ ояндабинии васеъ дар мавриди кишти зироатҳо, бахусус зинаҳои аввали он надошта бошем, ҳамоно 47 анбору 3 бинои яхдонии нигоҳдории картошкаву пиёзи гуфтаи ҷаноби Идиев ҳам, ки кам аст, бо сабаби гаронии нарх ва ё камчини маҳсулот пур намешаванд...

БА ТАВАҶҶУҲИ И.В.
РАИСИ НОҲИЯИ
ВАРЗОБ САФАРЗО-
ДА ШАРИФХОН



ЧОРБОҒИ БЕОБ

Чаро сокинони
канори Варзоб
ташнаанд?

Се сол аст, ки дар фасли тобистон мо - сокинони деҳаи Чорбоғи ноҳияи Варзоб аз оби нӯшоқӣ танқисӣ мекашем, вале касе ба доди мо намерасад.

Қорхонаи “Тоҷикобдеҳот”, ки вазифааш таъмини оби нӯшоқӣ ба мо аст, бо ҳар баҳона вазифаи худро иҷро намекунад. Борҳо ба МИХД-и ноҳияи Варзоб низ муроҷиат кардем, вале мушкили мо бартараф нашуд. Пешвои муаззамии миллат доим таъкид менамоянд, ки аз заминҳои наздихавлиги самаранок истифода барем. Мо чӣ гуна ин қорро амалӣ намоем, дар ҳоле, ки ҳатто оби нӯшоқӣ надорем. Мо дар ин шабу рӯз маҷбурем обро аз мошинҳои обкашонӣ ба маблағи то 200 сомонӣ харидорӣ намоем. Наход рӯди Варзоб равон бошад, мо дар канори он ташналаб?

Ҳохишмандем, ки ин мушкили моро бартараф намоед.

Шоҳрух ТҶИЧИЗОДА,
ноҳияи Варзоб

АЗ ИДОРА:

Ҳамчунин, дар як нома сокинони деҳаи Чорбоғи ноҳияи Варзоб, ки дар канори шаҳри Душанбе воқеъ аст, аз Раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии ҚТ, Раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ хоҷиш кардаанд, ки Чорбоғро ба шаҳри Душанбе ҳамроҳ намоянд, то ки мушкилоти оби нӯшоқӣ ашон ҳаллу фасл шавад.

АЗ КОРОНАВИРУС ТО ФИРОРИ КАДРҲО

Абдуллозода 1 соату 30 дақиқа ба суолҳои журналистон посух гуфт



Афзоиши рафтани табибон аз Тоҷикистон, бемории сурхакони маймун ва хатари он, коронавирус аз масъалаҳои буданд, ки Ҷамолиддин Абдуллозода, вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли зимни нишаст матбуотӣ ба хабарнигорон посух гуфт. Нишаст матбуотӣ дар ин ниҳод беҳондани варақаи иттилоотӣ аз тарафи вазири ва беш аз 1 соату 30 дақиқа бо суолу ҷавоб сурат гирифт.

Бадахшон
норасоии кадр
надорад, дигар
чо чӣ?

Вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон Ҷамолиддин Абдуллозода гуфт, ки ҳоло дар ВМКБ норасоии кадр дар соҳаи тандурустӣ нест. Ҷамолиддин Абдуллозода дар нишаст матбуотӣ изҳор дошт, ки ҳоло беш аз 800 нафар аз ин вилоят дар қоллечу муассисаҳои олии тиббии кишвар таҳсилдоранд ва оянда масъалаи таъмини онҳо бо ҷойи қор ба миён омадааст.

“Ҳамагӣ як нафар табиб аз вилояти Бадахшон ба муҳоҷират рафтааст. Хушбахтона, ҳоло дар ин ҷо норасоии кадр тиббӣ нест”, - изҳор дошт вазири. Аммо дар дигар минтақаҳои Тоҷикистон нарасидани табибон ва ба хориҷ рафтани онҳо ба мушоҳида мерасад. Бино ба иттилои масъулини Вазорати тандурустӣ, давоми якумин соли охир 674 табиб аз Тоҷикистон ба хориҷа рафтаанд. Сабаби рафтани табибон барномаҳои ҷалби қормандони ин соҳа аз ҷониби дигар давлатҳо арзёбӣ мешавад.

Дар ин росто, вазири иброз дошт, ки ҳамаасола теъдоди зиёди донишҷӯён Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон, Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон ва дигар қоллечу муассисаҳоро дар риштаи тиб хатм мекунанд ва бо ҷойи қор таъмин мешаванд.

Аз қолор садо шуд, ки чаро дар бархе таваллудхонаҳои кишвар хизматрасонӣ пулакист? Вазири посух ба ин савол иброз дошт, ки ягон таваллудхона ҳақи гирифтани пулро аз бемор ё соҳиби ӯ надорад. Дар су-

рати пайдо шудани қунин ҳолат, мардум бояд ба вазорат муроҷиат кунанд ё ба телефонҳои боварӣ, ки дар тамоми муассисаҳо насб шудаанд, занг зананд.

Назорат пурзӯр
шудааст

Ҷамолиддин Абдуллозода дар мавриди сурхакони маймун, ки дар Тоҷикистон сабт шудааст ё не, гуфт, барои пешгирӣ аз қуруди ин беморӣ назорат дар қузаргоҳҳои марзӣ пурзӯр шудааст. Аз қумла, шахсоне, ки аз кишварҳои қубтало ба сурхакони маймун ба Тоҷикистон меоянд, қорраташон санҷида мешавад. Ғайр аз санҷидани қоррат дар ҳолати қарурӣ онҳо аз тестҳо меқузаранд. Нишонаҳои сурхакони маймун таби баланду дарди сар, ларза ва обилаҳои рӯи пӯсти бадан ва доҳили даҳон будааст.

Коронавирус дар
Тоҷикистон ҳаст?

Ҳамчунин, дар нишаст масъалаи дастгоҳи муайянкунандаи навіҳои қоронавирус дар Тоҷикистон матраҳ шуд. Муайян шудааст, ки қаблан дар Тоҷикистон навіи омикрои қоронавирус низ дар қардиш будааст. Ҷамолиддин Абдуллозода, вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли гуфт, дастгоҳи муайянкунандаи навіҳои қоронавирус дар қумқурӣ, ки қаблан набуд, аллақай қабол шуда, намунаҳои солҳои қаблӣ таҳлил қардидаанд. Муайян қардидааст, ки аз солҳои 2020 дар қумқурӣ шаклҳои қоронавирус, аз қабил қуханӣ, африқой ва делта дар қардиш будаанд.

Вазири афзуд, ки соли 2021 ба Тоҷикистон навіи омикро низ қорид шуда, дар асоси таҳлилҳо 299 ҳолат ба қайд қарифта шудааст. Ба гуфтаи вазири, аз моҳи феврари соли 2022 дар қумқурӣ қоронавирус ба қайд қарифта нашудааст.

АМОНАТБОНК БА 28 000 НАФАР ҚАРЗ ДОД



Амонатбанк соли равон аз ҳисоби захираҳои дохилию хориҷӣ ба зиёда аз 28 ҳазор муштарӣ 885,5 миллион сомони маблағҳои қарзӣ пешниҳод намудааст, ки ин омор нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 33,8 фоиз зиёд мебошад.

Дар ин бора раиси Амонатбанк Сирочиддин Икромӣ зимни нишастии матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. Раиси банк афзуд, ки дар ин давра қарзҳои пешниҳоднамудаи Амонатбанк ба соҳаҳои саноат 14,7 фоиз, кишоварзӣ 21,5 фоиз, истеъмоли 19,8 фоиз, сохтмон 1,4 фоиз, тичорат 40,1 фоиз, нақлиёт 0,4 фоиз ва ба соҳаҳои хизматрасонӣ, аз ҷумла, сайёҳӣ, тандурустӣ ва ҳуруки умумӣ 1,7 фоиз рост меоянд. 70 фоизи қарзҳои додашуда ба муштарии бо сомони пешниҳод гардидаанд. Зикр шуд, ки аз ҳаҷми умумии қарзҳои дар ин давра ба муштарии пешниҳодшуда, яъне аз 885,5 миллион сомони 50 фоиз ё худ беш аз 442 миллион сомони он ба занони соҳибкор дода шудааст.

ДАР ТОҶИКИСТОН КӢ МАОШИ БАЛАНД МЕГИРАД?

Маоши миёна дар Тоҷикистон ба ҳолати аввали июли соли 2022 ҳудуди 1645 сомони ро ташкил додааст, ки нисбат ба нишондоди ҳамин давраи соли 2021 ҳудуди 154 сомони зиёд мебошад.



Ширин Амонзода, вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон зимни нишастии матбуотӣ иттилоъ дод, ки музди аз ҳама зиёдро дар ҷумҳурӣ кормандони ташкилоту намоёндогҳои хориҷӣ мегиранд, ки ба ҳисоби миёна 11 ҳазору 361 сомони ро ташкил медиҳад. Ба иттилои манбаъ, кормандони бахши молиявӣ 4 ҳазору 592 сомони ро маош доранд.

Кормандони бахшҳои дигари хизматрасониҳо - 4326 сомони, иттилоот ва алоқа - 3478 сомони, истихроҷи қандаҳои фойданок - 3020, таъмини нерӯи барқ, газ ва буғ - 3057 сомони маош доранд. Вазорат афзуд, ки сохтмончиён дар кишвар ба ҳисоби миёна 2489 сомони мегиранд. Дар бахши саноати қоркард маоши миёна ба 2354 сомони, нақлиёт - 2336 сомони, соҳаи санъат - 1370 сомони, мақомоти давлатӣ, муҳофизат ва суғуртаи иҷтимоӣ - 1376 сомони, маориф - 1259 ва соҳаи тандурустӣ ба 1030 сомони баробар аст.

Маоши паस्तтаринро дар Тоҷикистон кишоварзон мегиранд, ки ба ҳисоби миёна муодили 687 сомони аст. Аз рӯи таносуби миёнаи музди миёнаи меҳнат дар Душанбе - 2402 сомони, ВМКБ - 1487 сомони, Суғд - 1544, навоҳии тобеи ҷумҳурӣ - 1338 сомони ва Хатлон - 1218 сомони ро ташкил медиҳад.

ДДҲБСТ ҲАМ БА ОМӢЗГОРОН ХОНА МЕДИҲАД



Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон барои омӯзгоронаш хонаи истиқоматӣ месозад.

Дар ин бора ректори донишгоҳи Муъмин Шарифзода дар нишастии матбуотӣ ба журналистон хабар дод. Бино ба гуфтаи ректор, дар рӯзҳои наздик, баъди ҷудо шудани китъаи замин аз тарафи Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хучанд сохтмони бинои бисёрқошёна барои 97 нафар устои донишгоҳ оғоз мешавад.

Зикр гардид, ки дар Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон омӯзгоре, ки дар гуруҳҳои академии таҳсилашон бо забони англисӣ машғулият мегузаронад, нисбат ба дигарон ба андозаи 20 фоиз зиёдтар маоши моҳона мегирад. Ҳадаф аз ин амал ҳавасманд кардани мутахассисон мебошад.



15 МЛН ХИСОРОТ АЗ ОФАТҲОИ ТАБИӢ

Рустам Назарзода, раиси Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон зимни нишастии матбуотӣ гуфт, ки дар давоми 6 моҳи соли равон дар Тоҷикистон 606 ҳолати фавқулоддаи табиӣ ва техногенӣ ба қайд гирифта шудааст.

Рустам Назарзода таъкид кард, ки бар асари офатҳои табиӣ ҳашт нафар ба ҳалокат расидаанд.

Ба гуфтаи ӯ бар асари офатҳои табиӣ 88 бинои истиқоматӣ (16-то пурра, 19-то қисман хароб шудааст), 179 бинои ёрирасон, як мактабу кӯдакстон, 17 пул, 107 гектар замини қорам, 298 километр роҳ осеб дидааст.

Маблағи хисороти расида аз офатҳои табиӣ, ба гуфтаи раиси Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда, 15 миллион сомони ро ташкил дод.

НАҚША 89% ИҶРО ШУД



Рустам Ғаниев, директори филиали ДДМ ба номи М. В. Ломоносов дар Душанбе зимни нишастии матбуотӣ гуфт, филиал бо 7 донишгоҳи Федератсияи Русия, Беларус ва Ўзбекистон 42 адад шартнома бастааст.

Имсол филиалро 95 нафар хатм кардаанд, ки 4 нафари онҳо соҳиби дипломи аъло шудаанд. Ёдовар мешавем, ки филиал 451 донишҷӯ дошта, 34 нафари онҳоро шаҳрвандони хориҷӣ, аз ҷумла 24 нафар шаҳрванди Русия, 5 нафар аз Ўзбекистон, 2 нафар аз Қазоқистон ва 3 нафар аз Чин ташкил медиҳанд. Нақшаи қабули филиал 180 ҷой буда, аллакай 135 нафар тибқи тақсими ММТ ба филиал роҳат гирифтаанд, ки ин 89%-и нақшаи қабулро ташкил медиҳад.

Филиал ҳамагонро надошта, тибқи шартнома миёни Донишгоҳи миллии Тоҷикистон донишҷӯёне, ки ҳамагонро дархост мекунанд, бо ҳамагон таъмин карда мешаванд.

20 ИҲТИСОСИ НАВ ДАР ДБССТ

Вобаста ба эҳтиёҷи иқтисоди милли ва талаботи бозори меҳнат дар Донишгоҳи байналмилалӣ сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон аз рӯи беш аз 20 иҳтисоси нави иҷозатнома гирифта шудааст.



Дар ин бора Убайдулло Асрорзода, ректори Донишгоҳи байналмилалӣ сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон зимни нишастии матбуотӣ хабар дод.

Иҳтисосҳои нави «омӯзгорӣ», «саноат», «иқтисодиёти рақамӣ», «зехни сунӣ», «низомии зехнии геопитилоотӣ», «технологияи зехнии компютери реинжиниринг ва бизнес равандҳо», «маркетинг дар тичорати электронӣ», «кибернетикаи иқтисодӣ», «хизматҳои консулӣ», «ҳуқуқи байналмилалӣ», «полиси сайёҳӣ», «тиби сайёҳӣ», «сайёҳии ороишгоҳии табобатӣ», дар маҷмӯъ беш аз 20 адад мебошанд.

Ректори донишгоҳ инчунин гуфт, ки «дар ин давра шумораи иҳтисосҳои амалкунандаи филиалҳои донишгоҳ дар шаҳрҳои Леваканд ва Хучанд зиёд гардид. Ҳадафи ҷорӣ намудани иҳтисосҳои нави дар ин филиалҳо ба инъобат гирифтани талаботи рӯзфарзони бозори меҳнати минтақаҳои мамлакат, бахусус Суғд Хатлон ва фароҳам овардани шароит барои фаро гирифтани довтолабон ба таҳсил дар макони истиқомат мебошад».

4 000 НАФАР АЗ ТОҶИКИСТОН БА ҲАҶ РАФТААҢД



Соли равон беш аз 4 ҳазор шаҳрванди Тоҷикистон бо пардохти 60 ҳазору 520 сомони ба Ҳаҷи умра рафтаанд.

Бозгашти охири гуруҳи зоирон ба ватан рӯзи 1 августи соли 2022 дар назар аст. Дар ин бора Сулаймон Давлатзода, раиси Кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими кишвар хабар дод. Давлатзода афзуд, ки ҳоло дар хориҷи кишвар 78 донишҷӯ ба таълими ғайрирасмии динӣ ҷалб гардидаанд. Раиси кумита иттилоъ дод, ки дар ин давра 11 ҳазору 348 рейд гузаронида шуда, 416 ҳолати қонуншиканӣ вобаста ба вайрон намудани талаботи қонун дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Тоҷикистон ошкор шудааст, ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта 58 ҳолат зиёд мебошад.

Гуфта шуд, ки дар ҷумҳурӣ 49 масҷиди ҷомеи марказӣ, 327 масҷиди ҷомеъ, 3612 масҷиди панҷвақта, 66 ташкилоти динии ғайриисломӣ, 1 Маркази исломӣ ва 3 ҷамоатхона, дар маҷмӯъ 4058 иттиҳодияҳои динӣ ба қайд гирифта шудаанд.

ВАЪДАИ НУРИДДИН САИД БА ЖУРНАЛИСТОН

Раиси Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Тоҷикистон тасмим дорад, ки барои кормандони ниёзманди ин ниҳод дар пойтахт биноҳои баландқошёнаи истиқоматӣ созад. Бунёди биноҳои баландқошёнаи истиқоматӣ барои рӯзноманигорон бо раиси шаҳри Душанбе мувофиқа карда шудааст.



Дар ин бора Нуриддин Саид, раиси Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Тоҷикистон зимни нишастии матбуотӣ дар Душанбе хабар дод, ин иқдомро барои дастгирии кормандони соҳа муҳим хонд.

Вай гуфт, ки шаҳрдории Душанбе бунёди биноҳои истиқоматии аз 9-қошёна поинро дар ҳудуди пойтахт мамнӯъ кардааст, бинобар ин, бунёди биноҳои 12-қошёна дар назар гирифтаанд.

Тарҳи ду бинои 12-қошёна омода карда шуда, дорои 144 хонаи як ва духӯраи мебошанд. Нуриддин Саид гуфт, дар ин робита бо шаҳрдори Душанбе мулоқот кардасту аллакай тарҳҳо мувофиқа шудаанд.

Дар мавриди он, ки кӣ соҳиби хона мешаванд, раиси Кумитаи телевизион ва радио иброз дошт, идораи шабақаҳои радиою телевизионҳо дастур гирифтаанд, ки феҳрасти кормандони ниёзмандашонро пешниҳод намоянд.

СУФД:

ТАМОМИ ИМКОНИЯТҲО БАРОИ

Вилояти Суғд яке аз вилоятҳои калонтарини Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, бо қаҳрамонон, хунармандон, паҳлавонони номӣ ва ҷонфидоӣ асил ном баровардааст. Бо мурури замон ва бо ташкил ёфтани корхонаҳои гуногуни саноатӣ вилоят беш аз пеш муқтадир мешавад. Ҳамин аст, ки давоми 6 моҳи соли 2022 мардуми сарбаланди ин диёр дар тамоми самту соҳаҳои хоҷагии халқ корҳои муайянеро ба анҷом расонида, вилоят ба рушди назарраси иҷтимоиву иқтисодӣ ноил гардидааст.

Бино ба иттилои дафтари матбуоти раиси вилояти Суғд, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят дар нимсолаи аввали соли 2022 бо мақсади таъмини иҷрои дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, ки дар Паёми навбатӣ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва зимни сафарҳои қорӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилоят баён шуда буд, силсилаи тадбирҳои амалӣ намуда, барои таъмини рушди устувори иқтисодиёт, баланд бардоштани сатҳи неқӯаҳолии аҳоли ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ аз тамоми имкониятҳо истифода намудааст.

Суръати афзоиши истехсолот

Давоми шаш мохи соли равон нишондиҳандаи кӯтоҳмухлати рушди минтақавии вилоят ба 12 миллиарду 506,2 миллион сомонӣ баробар гардида, суръати афзоиш нисбати соли гузашта 107,3 фоизро ташкил намудаву ҳиссаи он дар нишондиҳандаи кӯтоҳмухлати рушди иқтисодиёти ҷумҳурӣ ба 27,1 фоиз баробар гардидааст.

Дар ин давра ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар вилоят ба 11,1 миллиард сомонӣ ва суръати афзоиш бо назардошти индекси нархҳо ба 123,8 фоиз расонида шудааст.

Дар ин давра таваччуҳи асосӣ ба истехсоли маҳсулоти вори-дотивазкунанда ва ба содирот нигаронидашуда равона гардида, дар моҳҳои январ-июни соли 2022 ба миқдори 646,1 ҳазор тонна семент ва 695,3 ҳазор тонна ангишт истехсол карда шудааст. Ҳамзамон, нисбат ба ҳамин давраи соли 2021-ум суръати афзоиши истехсоли наҳи пахта 144,9 Ҷоиз ва Ҷазвори пахтагини тайёр 105,7 Ҷоиз таъмин гардида, дар маҷмуъ, 6769,6 тонна наҳи пахта ва бо назардошти эҳтиёҷоти худӣ 4 млн 45,3 ҳазор метри мураббаъ Ҷазвори пахтагин истехсол карда шудааст.



Истехсоли маҳсулоти ҳӯро-
кворию ивазкунандаи вори
дот сол аз сол тавсеа ёфта, дар
6 моҳи соли 2022 ба миқдори
2433,9 тонна рафтани растани
истехсол шудааст, ки баробари
127,6 фоизи нишондиҳандаи
ҳамин давраи соли қаблӣ ме-
бошад.

Бино ба иттилои дафтар матбуоти раиси вилояти Суғд, ба истикболи ҷашни 35-солагии Истиклолият давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилоят бунёди зиёда аз 700 корхонаву коргоҳи нави саноатӣ бо зиёда аз 14 ҳазор ҷойи нави корӣ ба нақша гирифта шудааст. Аз ҷумла, тибки нақша дар соли 2022 ба истифода додани 145 корхонаву коргоҳи нави саноатӣ бо 2904 ҷойи нави корӣ пешбинӣ гардида, дар натиҷаи тадбирҳои андешидашуда давоми шаш моҳи соли 2022 дар миқёси вилоят 75 корхонаву коргоҳи нав бо 2239 ҷойи нави корӣ ба ғаёлият шуруъ намудаанд.

Гуфта мешавад, ки барои дар соли таҳсили 2022-2023 бо сарулибоси мактабӣ таъмин намудани муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои вилоят дӯхтани либоси мактабӣ тақвият ёфта, давоми 6 моҳи соли қорӣ 392 ҳазору 536 дона либоси мактабӣ дӯхта шуда, суръати афзоиш нисбат ба ҳамин давраи соли қаблӣ 138,1 фоиз таъмин гардидааст.

- Дар вилоят фаъолияти 10 корхонаю коргоҳи пойафзолдӯзӣ ба роҳ монда, дар моҳҳои январ-июни соли қорӣ истехсоли пойафзол ба 254,7 ҳазор ҷуфт расонида шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли сипаригардида 72,2 ҳазор ҷуфт ё 1,4 баробар зиёд аст, - меафзояд манбаъ.

**ДАВОМИ ШАШ МОҲИ СОЛИ РАВОН НИШОНДИҲАНДАИ КҶТОҲМУҲЛАТИ
РУШДИ МИНТАҚАВИИ ВИЛОЯТИ СУҒД БА 12 МИЛЛИАРДУ 506,2 МИЛ-
ЛИОН СОМОНӢ БАРОБАР ГАРДИДА, СУРЪАТИ АФЗОИШ НИСБАТИ СОЛИ
ГУЗАШТА 107,3 ҶОИЗРО ТАШКИЛ НАМУДАВУ ҲИССАИ ОН ДАР НИШОН-
ДИҲАНДАИ КҶТОМУҲЛАТИ РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ ҶУМҲУРӢ БА 27,1
ҶОИЗ БАРОБАР ГАРДИДААСТ.**

Рушди кишоварзӣ

Соҳаи кишоварзӣ яке аз самтҳои асосӣ ва афзалиятноки пешбурди иқтисодиёти вилояти Суғд махсуб ёфта, нақши он дар таъмини амнияти озукаворӣ, рушди соҳаҳои саноат, афзоиши имкониятҳои содиротии вилоят ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ хеле муҳим аст.

Бино ба иттилои дафтари матбуоти раиси вилояти Суғд, кишоварзони вилоят чихати таъмини рушди соҳа тadbирҳои судманд андешида, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро дар шаш моҳи соли қорӣ дар ҳамаи ша-клҳои хоҷагидорӣ вилоят ба 3 миллиарду 365,2 миллион сомонӣ расонидаанд, ки ба 112,1 фоизи нишондиҳандаи ҳамин давраи соли 2021 баробар ме-бошад.

Барои хосили соли 2022 дар масоҳати 279 ҳазору 854,4 гектар кишт гузаронида шуда, нақшаи кишти аксари зироатҳо таъмин гардидааст. То ин давра майдони кишти картошка ба 25 ҳазору 307,3 гектар расонида шудааст, ки ин нишондод нисбат ба кишти воқеии соли 2021-ум 185,4 гектар зиёд мебошад.

Майдони кишти зироати асосӣ, яъне пахта бо назардошти вазъи обу ҳаво дертар оғоз гардида бошад ҳам, дар майдони 57 ҳазору 199,3 гектар кишти пунбадона гузаронида

шудааст, ки нисбати кишти
воқеии соли 2021 ба масоҳати
7 ҳазору 964,2 гектар зиёд аст.

Дар соли 2022 кишти такрорӣ зироатҳои кишоварзӣ дар масоҳати 30 ҳазору 100 гектар, аз ҷумла дар хоҷагҳои ҷамоавию деҳқонӣ майдони 19 ҳазору 362 гектар пешбинӣ шудааст, ки аз масоҳати кишти такрорӣ соли 2021-ум 2500 гектар ё 10,0 фоиз зиёд аст. Дар 6 моҳи соли ҷорӣ майдони умумии кишти такрорӣ 6873 гектар ё баробари 35,5 фоизи дурнаморо ташкил намода, кишт бомаром идома дорад.

Нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 истеҳсоли картошка 4,3 тонна, сабзавот 4792,0 тонна, мевагиҳо 5 ҳазору 147,6 тонна ва полезиҳо 1431,4 тонна афзудааст.

Дар давраи хисоботи дар ви-
лоят истехсоли ғўшти чорвою
паранда бо вазни зинда 26 ха-
зору 978 тонна, аз чумла ғўшти
паранда 8097,6 тонна, ғўшти
моҳӣ 310 тонна, шир 139 ха-
зору 403 тонна, тухм 380 миллион
дона, пашм 1338 тонна, пилла
146 тонна ва асал 198 тоннаро
ташқил намуда, нисбат ба ҳа-
мин давраи соли 2021 суръа-
ти афзоиши истехсоли ғўшти
чорвою паранда 103,4 фоиз,
аз чумла ғўшти паранда 104,4
фоиз, ғўшти моҳӣ 110,4 фоиз,
шир 101,8 фоиз, тухм 133,0 фо-
из, пашм 102,0 фоиз, пилла 89,5
фоиз ва асал 106,6 фоиз таъмин
гардидааст.

Дар соли 2022 тибки дунамо бунёди 230 гектар боғу тоқзор пешбинӣ гардида, ба ҳолати 1-уми июни соли 2022 дар хоҷагиҳои кишоварзии вилоят 845,4 гектар боғу тоқзори нав бунёд карда шудааст, ки нисбати нишондоди пешбинишуда 3,6 баробар зиёд мебошад. Аз майдони умумии боғҳои бунёдшуда 148 гектар боғи интенсивӣ мебошад.

Хамзамон, барқароркунии боғу тоқзор дар масоҳати 570 гектар назардошт шуда, амалан дар масоҳати 866,6 гектар боғу тоқзор барқарор карда шудааст, ки 152,0 фоизи нақшаи дурнаморо ташкил медиҳад.

- Дар моҳҳои январ-июни соли 2022 бо мақсади таъмини аҳолии вилоят бо маводи озӯк ва танзими нархҳои бозори истеъмоли 23 маротиба ярмарка гузаронида шуда, дар маҷмӯъ, ба миқдори 3100 тонна маҳсулот,

аз ҷумла 480 тонна орд, 97 тонна рағани растаӣ, 152 тонна ғушти чорвою паранда, 122 тонна шакар, 114 тонна биринҷ, 756 тонна картошка, 286 тонна сабзӣ, 430 тонна беҳпиез, 772 ҳазор дона тухм ва дигар маҳсулоти ҳӯрокворӣ бо нархҳои дастрас ба фуруш бароварда шуд, - меафзояд манбаъ.

Соҳтмону таъмири роҳҳо

Дар 6 мохи соли қорӣ дар самти сохтмони иншооти соҳаҳои иҷтимоӣ фарҳангӣ ва истехсолӣ пешравӣҳо назаррас буда, дар ин давра дар ҳаҷми 454,8 миллион сомонӣ фондҳои асосӣ ба қор андохта шуда, қорҳои сохтмонию васлгарӣ ба маблағи 635,7 миллион сомонӣ иҷро гардидаанд, ки муносибати 113,4 ба 108,7 фоизи нишондиҳандаи ҳамаи давраи соли қаблӣро ташкил медиҳад. Маблағгузори ба сармояи асосӣ дар 6 мохи соли раван ба маблағи 776,9 миллион сомонӣ аз ҳуд қарда шуда, суръати афзоиш 104,1 фоиз таъмин гардидааст.

Дар ин муддат аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо 244,0 ҳазор метри мураббаъ манзил ба истифода дода шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта ба масоҳати 51,4 ҳазор метри мураббаъ зиёд мебошад.

Дар соли 2022 таъмиру тар-
мими 2021,1 км роҳҳо ба нақша
гирифта шуда, 1127,1 км роҳ аз

РУШД ИСТИФОДА ШУДААНД

таъмир бароварда шудааст, ки 55,8 фоизи нақшаро ташкил медиҳад.

Гардиши савдо

Ҳаҷми умумии гардиши савдо дар 6 моҳи соли 2022 ба 7 миллиарду 277,8 миллион сомонӣ ва хизматрасонии пулакӣ ба 2 миллиарду 4,9 миллион сомонӣ баробар шуда, суръати афзоиш нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 мутаносибан 107,1 ва 104,0 фоизро ташкил намудааст.

Ҳаҷми гардиши савдои хориҷии вилоят дар моҳҳои январ-июни соли 2022 ба 1 миллиарду 416,8 миллион доллари амрикоӣ расонида шуда, суръати афзоиш нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 138,0 фоиз таъмин гардидааст.

Ҳаҷми воридот 896,6 миллион долларро ташкил дода, нисбат ба ҳамин давраи соли қаблӣ 146,5 миллион доллар ё 19,5 фоиз афзудааст.

Содироти маҳсулот аз вилоят дар ин давра 519,8 миллион долларро ташкил намудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли сипаришуда 243,9 миллион доллар ё 1,9 фоиз зиёд мебошад.

Дар 6 моҳи соли 2022 наҳи пахта ба миқдори 20209 тонна ба маблағи 53,3 миллион доллар ва либосворӣ ба миқдори 694 тонна ба маблағи 11,0 миллион доллар содирот шудааст.

Содироти маъдан ва концентрат нисбат ба нишондиҳандаи ҳамин давраи соли қаблӣ ба маблағи 164,6 миллион доллар афзоиш ёфта, ҳамагӣ 184,9 ҳазор тонна маъдан ва концентрат ба маблағи 326,2 миллион доллар содирот шудааст.

Нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 ҳаҷми содироти сement ба намуди аслӣ ба миқдори 86 ҳазору 980 тонна афзоиш ёфта, ҳамагӣ 365 ҳазору 182 тонна сement ба маблағи 10,9 миллион доллар содирот шудааст.

Афзоиши ҳаҷми содироти маҳсулоти кишоварзӣ нисбат ба ҳамин давраи соли қаблӣ ба миқдори 3212 тонна таъмин гардида, 92 ҳазору 875 тонна маҳсулоти кишоварзӣ ба маблағи 22,0 миллион доллар ба бозори беруна бароварда шудааст.

Чалби сармоя

Бино ба гуфтаи дафтари матбуоти раиси вилояти Суғд, баҳри фароҳам овардани муҳити мусоиди инвестиционӣ дар доираи чалби сармояи дохилию хориҷӣ корҳои муайян ба сомон расонида шуда, дар моҳҳои январ-марти соли 2022 ба иқтисодиёти вилоят ба маблағи 107,6 миллион доллар сармоягузори ватанию хориҷӣ ҷалб гардида, суръати афзоиш нисбат ба ҳамин давраи соли 2021-ум 135,3 фоиз таъмин гардидааст. Аз

ҷумла, ба маблағи 91,6 миллион доллар сармояи хориҷӣ ва ба маблағи 16,0 миллион доллар сармояи ватанӣ ба соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти вилоят равона карда шудааст.

Дар давраи ҳисоботӣ воридоти сармояи мустақим ба 53,4 миллион доллар ва ҳар гуна сармоягузориҳо ба 23,4 миллион доллар баробар шуда, суръати афзоиш нисбат ба ҳамин давраи соли 2021-ум мутаносибан 145,5 ва 106,4 фоизро ташкил намудааст.

Иҷроиши буҷет

Дар моҳҳои январ-июни соли 2022 нақшаи даромадҳои буҷети давлатӣ (бе назардошти андозии иҷтимоӣ) 106,3 фоиз таъмин карда шуда, ба буҷет 1 миллиарду 790,4 миллион сомонӣ ворид гардидааст, ки нисбат ба нақшаи тасдиқгардида 106,9 миллион сомонӣ зиёд мебошад.

Дар ин давра ба буҷети маҳаллии вилоят ба ҷойи 1 миллиарду 175,5 миллион сомонӣ дар нақша пешбинигардида 1 миллиарду 227,6 миллион сомонӣ ворид гардидааст, ки аз нақша 4,4 фоиз ё ин ки 52,0 миллион сомонӣ зиёд мебошад.

Нақшаи қисми даромади буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи вилоят 440,4 миллион сомонӣ пешбинӣ шуда, дар амал 461,8 миллион сомонӣ ҷамъоварӣ шудааст, ки суръати афзоиш 104,8 фоизро ташкил медиҳад.

Нақшаи қисми хароҷоти буҷетҳои маҳаллӣ 1 миллиарду 214,7 миллион сомонӣ пешбинӣ гардида, иҷрои он ба маблағи 1 миллиарду 213,5 миллион сомонӣ таъмин карда шудааст, ки баробари 99,9 фоизи нақша мебошад.

Дар баробари ин, афзалият ба соҳаҳои иҷтимоӣ дода шуда, ба соҳаҳои маориф 590,0 млн сомонӣ, тандурустӣ 255,3 млн сомонӣ, хифзи иҷтимоии аҳоли 13,2 млн сомонӣ, фарҳангу варзиш 121,2 ва дар маҷмӯъ 979,7 млн сомонӣ маблағҳои буҷетӣ равона гардидааст, ки 80,7 фоизи хароҷоти умумии буҷетҳои маҳаллии вилоятро ташкил намудааст.

Рушди сайёҳӣ

Бино ба иттилои манбаъ, “бо мақсади таъмини рушди соҳаи сайёҳӣ, муаррифии шоистаи имкониятҳои сайёҳии мамлакат ва фарҳанги миллии дар арсаи байналмилалӣ, ҷалби сармоя ба инфрасохтори сайёҳӣ аз ҷониби Асосгузори сулҳу ваҳдати миллии - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таъмини рушди бемайлони соҳа як қатор имтиёзҳо пешбинӣ шудаанд”.



Холо дар вилояти Суғд 41 ширкати сайёҳӣ ва 2 ташкилоти ҷамъиятӣ - Шӯрои рушди сайёҳӣ ва Ассотсиатсияи рушди сайёҳии Зарафшон ҷаъолият мебаранд. Дар вилоят 205 хатсайри ширкатҳои сайёҳӣ ташкил карда шудааст, ки тамоми мавзехои таърихӣ фарҳангиро фаро мегиранд.

Баррасии дархосту муроҷиатҳо

Гуфта мешавад, ки дар давраи ҳисоботӣ ба масъалаи қабули шаҳрвандон ва баррасии дархосту муроҷиати онҳо таваҷҷуҳи бештар зоҳир карда шуда, давоми шаш моҳи соли ҷорӣ дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят 1837 муроҷиат ба қайд гирифта шудааст. Аз теъдоди умумии муроҷиатҳо 445 адад шифохӣ, 1316 адад хатгӣ, 17 адад аз ҷониби шахсони ҳуқуқӣ ва 59 адад тавассути “Вайбер” ворид шудаанд.

- Ҷиҳати татбиқи дастури супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллии - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби раиси вилоят ҳар ҳафта рӯзи шанбе қабули шаҳрвандон гузаронида шуда, масъалаҳои шаҳрвандон ҳал карда мешаванд, - меафзояд дафтари матбуоти раиси вилояти Суғд.

Бобоҷони НЕЪМАТУЛЛО



АЗ НОРАСОИИ МУАЛЛИМОН ТО МУШКИЛИ КАРТОШКАПАРВАРОН

Гузориш аз нишастҳои ноҳияҳои тобеи марказ

Варзоб:

АЗ 15 КОРХОНАИ САНОАТӢ ТАНҲО ДУТОИ ОНҲО ФАЪОЛИЯТ ДОРАНД

Тавре дар нишастии хабарии Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Варзоб, ки таҳти сарвари раиси ноҳия Маҳмадулло Шерализода (акнун собиқ) баргузор гардид, гуфта шуд, дар ҳудуди ноҳия 15 корхонаи саноатӣ мавҷуд аст, ки аз онҳо ҳамагӣ 2 корхона фаъолияти доимӣ доранд.



Ҳамчунин, гуфта шуд, ки даромади буча аз ҳисоби истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ нисбати соли гузашта 14 миллиону 700 сомонӣ кам аст ва ҳамагӣ 23,3 %-ро ташкил медиҳад. Ин дар ҳолат, ки аини замон яке аз ҳадафҳои асосии стратегияи кишвар рушди саноат эълон гардидааст.

P.S. Вақте гузориши мазкур омода мегардид, хабар расид, ки Маҳмадулло Шерализода бо фармони Президент бо сабаби ба кори дигар гузаштани аз вазифаи раиси ноҳия озод карда шуд.

Турсунзода:

“ФИЗИКҲО” ҲАМ “ЛИРИК” МЕШАВАНД...



Новобаста ба он, ки шаҳри Турсунзода ба шарофати Заводи алюминбарорӣ яке аз саноатитарин шаҳрҳои кишвар аст, дар ин ҷо ба фарҳангу маънавият эътибори хоса медиҳанд.

Махсусан озмуни умумичумхуриявӣ “Фурӯғи субҳи доноӣ...” дар ин ҷо мавқеъ пайдо карда, ба қавле “физикҳо”-ро ҳам “лирик” кард. Дар нишастии баргузоршуда таҳти сарвари раиси шаҳр Парвиз Акрамзода вобаста ба рушди камбудҳои маълумот дода, ба саволҳои зиёди хабарнигорон ҷавоб гуфта шуд. Маълум гардид, ки Турсунзода дар аксари кулли нишондодҳои омории мусбат пешсаф аст. Аммо маҳаки асосии суҳбат боз ҳам фарҳанг буд ва беҳуда нест, ки ин шаҳр номи шоири машҳури тоҷикро ба худ гирифтааст.

Тавре маълум шуд, дар шаҳр дар марҳилаи аввали озмуни “Фурӯғи субҳи доноӣ...” 4032 нафар ширкат кардаанд, ки аз онҳо 3084 нафарашон хонандагони мактаб, 663 нафар омӯзгорону мураббӣён, 159 нафар соҳиби касбҳои дигар ва 126 нафарашон донишҷӯён будаанд.

Ҳамчунин, шавқмандони илму фарҳанги шаҳр боз дар чанд озмуни фарҳангии дигар ширкат ва қувваозмоя кардаанд. Ба марҳилаи минтақавӣ озмуни “Фурӯғи субҳи доноӣ...” аз Турсунзода 150 нафар роҳ ёфтаанд, ки ин нисбати дигар шаҳру ноҳияҳо вобаста ба шумораи аҳоли хеле бештар аст.

Нуробод:

МУАЛЛИМОН БА КУЧО РАФТАНД?

Дар ноҳияи Нуробод низ аз пайи ҳамсояҳои худ рафта, варақаи иттилоотиашонро ба чунин шакле, ки тоҷикободиҳо тартиб додаанд, омода намудаанд ва онҳо низ мушкилоти худро дар он ба таваҷҷуҳи хабарнигорон пешниҳод кардаанд.



Аз варақаи мазкур маълум мегардад, ки яке аз чунин мушкилиҳои дарднок нарасидани муаллимони мактабҳо мебошад. Қариб дар ҳама ҷаҳонҳои асосӣ муаллимони ихтисоснок намерасанд. Барои нурободиҳо ҳоло 21 нафар муаллими забони хориҷӣ, 21 нафар муаллими математика ва 13 нафар физикаю 14 нафар муаллими забону адабиёт зарур аст.

Таври маълум, аксаран муаллимони ихтисоснок тарки касб намуда, ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтаанд. Барои ҳалли ин мушкил, тавре раиси ноҳия Додочон Ҷобирзода дар ин нишаст гуфт, ҳукумати маҳаллӣ кӯшиш дорад, ки шароити зиндагии омӯзгоронро беҳтар намояд, то онҳо ба мардуми маҳали худ хизмат кунанд, на дар хориҷ аз Ватан, дар сохтмонҳо кор кунанд.

Ҳамчунин, гуфта шуд, ки тақрибан 1000 ҷои нишаст барои хонандагони мактабҳо намерасад ва аини замон ин мушкил бо роҳи сохтани синфхонаҳои иловагӣ дар мактабҳо то андозае ҳал гардида истодааст.

Тоҷикобод:

ДАР ИНҶО АЗ МУШКИЛОТ ҲАМ МЕГӢЯНД

Аввалин чизе, ки дар нишастии хабарии Тоҷикобод ба назар расид, тарзи нави тартиб додани варақаи иттилоотӣ буд. Дар варақаи иттилоотии ноҳия дар баробари дастовардҳо камбудҳои низ нишон дода шуда буд.



Раиси ноҳия Факерзода дар ин маврид гуфт: “Мо бо ин роҳ ба журналистон мерасонем, ки аз камбудии норасоҳои дар ноҳия ҳудамон низ огоҳем. Ҳадафи мо дар ин маврид чунин аст, ки шумо низ бо роҳи ошкор намудан роҳҳои бартараф намудани онҳоро ба мо гӯед. Якҷоя метавонем аксари он норасоӣҳоро ислоҳ намоем”.

Ҳарчанд норасоӣҳо дар ноҳияи мазкур нисбати дигар ноҳияҳо камтар аст, аммо ба ҷуръати чунин раис таҳсин бояд гуфт.

Лахш:

КАРТОШКАПАРВАРОН АЗ “ТОҶИКИСТОН” РОЗӢ...



Тавре ҳама огоҳанд, ноҳияи Лахш (Ҷирғатоли пешина) бузургатрин манбаи истеҳсоли “нони дуюм”, яъне картошка аст. Ҳодисаи аҷиб, ки дар маркази ноҳияи Лахш дар вақти нишастии матбуотӣ рух дод, барои хабарнигори мо ногаҳонӣ буд.

Раиси ноҳия ба ҷамъомадагон (кормандони ниҳодҳои гуногуни давлатӣ ва ҷамъиятӣ, ки дар толор ҳузур доштанд) дар мавриди мақолаи “Картошкаи бепул”, ки ду моҳ пеш дар ҳафтаномаи “Тоҷикистон” ба нашр расида буд, дар он аз мушкилоти картошкапарварӣ дар ҷумхури гуфта мешуд, сухан ронда, гуфт, ки муаллифи мақолаи мазкур дар ин нишаст ҳузур дорад ё не ва ахли толор хабарнигорро бо ҷапакзаниҳо хайрамакдам гуфтанд.

Бояд гуфт, ки аз он замон то имрӯз тағйироти куллие дар фаъолияти картошкапарварон рух надидааст ва ҳоло дар саҳро картошкаи ҳосили нав дар нашъунамоист. Аини замон дар ноҳия 3150 га замини картошка интизори фарорасии вақти ғунҷини ҳосил аст. Шояд бисёриҳо гумон кунанд, ки бо баланд шудани нархи картошка дар бозорҳо (дар баъзе ҷойҳо аз шаш сомонӣ ҳам болотар аст) зиндагии картошкапарвар осонтар гардид. Вале инро набояд фаромӯш кард, ки “сари” ин нархбаландшавихоро хароҷоти баландшудаи хизматрасониҳои дигар, аз қабилҳои нархи сӯзишворӣ ва нархи ғизоҳои минералӣ “меҳуранд” ва деҳқон боз мисли кампири моҳигир аз афсонаи Пушкин бо ҳамон “лагани шикастааш” мемонад.

Чун Сарвари давлат саноатикунони ҳадафи стратегӣ эълон намуданд, қабл аз ҳама, бояд шумораи заводҳои истеҳсоли нуриҳои минералии ватаниро зиёд кард.

Сангвор:

НЕШИ ЗАНБӢР ДАРДНОК, ВАЛЕ ҲОСИЛАШ ШИРИН АСТ...

Сангвор қабл ноҳияи Тавилдара) бо асали худ дар сар то сари ҷумхури ва берун аз он шуҳрат дорад.



Ба иттилои раиси ноҳия Давлатзода Маҳмадшоҳ, имрӯз аксари аҳолии ноҳия (зиёда аз 70%) ба кишоварзӣ, асосан ба ҷорводорию зироаткорӣ ва занбӯриасалпарварӣ машғуланд. Дар шаш моҳи соли равон ноҳия андозаи давлатиро дар маҷмӯъ 146% иҷро кардааст, ки дар ҷумхури яке аз нишондиҳандаҳои баландтарин аст.

Тавре гуфта шуд, занбӯриасалпарварӣ яке аз соҳаҳои сердаромад мебошад ва ҳоло дар ин ҷо қариб 17 ҳазор оилаи занбӯриасал парвариш меёбад. Ҳамчунин, бо рушди саноати кӯҳкани истеҳсоли тилло сол ба сол меафзояд ва шахсони алоҳида низ бо иҷозатнома ба “тиллошӯӣ” машғул шуда, зиндагии худро пеш мебаранд.

А.АҲМАДЗОДА

АЗ НОКОМӢ ТО НОМИ ДОНИШӢӢ

ММТ ба довталабон шонси дубора медиҳад?

Натиҷаи имтиҳони дохилшавии довталабон ба макотиби олии кишвар 25-уми июл эълон шуд. Аммо аз 80 458 довталаб ҳамагӣ 57988 сазовори номи донишҷӯӣ шудаанд. Сарнавишти дигарон чӣ мешавад? Оё Маркази миллии тестӣ ба онҳо шонси дубора медиҳад?

Дар суҳбат бо довталабон

Марям хатмкардаи Мактаби Президентӣ барои хонандагони болаёқати шаҳри Ҳисор мебошад. Ӯ низ дар қатори дигарон довталаби Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино буд. Аз 500 бали муқарраршуда 486 бал ба даст овардааст. Ӯ ҳамчунин барои пирӯзӣ ва гирифтани мактаби сеюм дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ аз фанни биология дар соли равон соҳиби 50 холи иловагӣ гардидааст. Дар маҷмӯъ, соҳиби 536 ҳол шуда, аз Маркази миллии тестӣ смс-паём гирифт, ки донишҷӯи Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон дар баҳши роӣгон шудааст.

Зикрулло Тоҷиддинов, довталаб аз шаҳри Душанбе ихтисосҳои кластери дуюмро интихоб карда, дар имтиҳони дохилшавӣ иштирок намуда, дар натиҷа 136 бал ба даст овард. Бо ин бал ба ғуруҳи шартномавии Донишгоҳи байналмилалӣ сайёҳӣ ва соҳибкорӣ Тоҷикистон дар риштаи информатика роҳхат гирифт.



Ихтисосҳои интихобнамудаи довталаб Марям Ҳабибзода бошад, шомили кластери 5-ум аст. Азбаски довталабон дар ин ғуруҳ назар ба дигар кластерҳо зиёданд ва бали бештар тақозо мешавад, Марям Ҳабибзода нокм шуд. Ӯ тамоми 12 ихтисосро роӣгон интихоб карда будааст.

Назаре ба омори ММТ

Бино ба иттилои Маркази миллии тестӣ, нақшаи қабул дар ҷумҳурии ҳамагӣ 105 997 ҷой буда, аз ин 10189 ҷой ба муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ ва 95808 ҷой ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ роост меояд. Аз ин нӣҳод ба мо иттилоъ доданд, ки имсол дар ду марҳилаи бақайдгирӣ ҳамагӣ 96021 нафар довталаб аз марҳилаи бақайдгирӣ ғузаштаанд. Аз ин 13303 нафар довталаби дорои таҳсилоти умумии асосӣ ва 82718 нафар довталаби дорои таҳсилоти миёнаи умумӣ,

ибтидоӣ ва миёнаи касбиро таъкил медиҳанд. Ин омор соли ғузашта ба 103777 нафар баробар будааст. Аз довталабони аз марҳилаи бақайдгирӣ ғузашта танҳо 80942 нафарашон дар ИМД иштирок намудаанд, ки 12197 нафари онҳоро довталабони дорои таҳсилоти умумии асосӣ ва 68745 нафарашонро довталабони дорои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ таъкил медиҳад.

Довталабоне, ки ба озмуни тақсимот роҳ ёфтаанд, 80458 нафар буда, 12139 довталабони дорои таҳсилоти умумии асосӣ ва 68319 нафарро довталабони дорои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ таъкил медиҳад.

Имсол тибқи тақсимои Маркази миллии тестӣ 57988 нафар довталабон ба муассисаҳои ибтидоӣ, миёнаи касбӣ ва олии касбӣ роҳхат гирифтаанд. Аз ин 6179 нафар ба муассисаҳои ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ ва 51709 нафар ба муассисаҳои таҳсилоти

олии касбӣ шомил хоҳанд шуд. Ин дар ҳоласт, ки имсол макотиби миёнаи умумии кишварро 119936 нафар танҳо дар заминаи таҳсилоти миёнаи умумӣ хатм намудаанд.

Масъулини Маркази миллии тестӣ ба ин назаранд, довталабоне, ки ба донишгоҳу донишқадаҳо дохил нашудаанд, имкони иштирок дар тақсимои тақрорӣ доранд. Ин ғуруҳи довталабон 22470 нафарро таъкил медиҳанд.

Абдулбосит Шодинӣ, муовини якуми директори Маркази миллии тестӣ дар суҳбат ба мо изҳор дошт, ки “агар довталаби ба озмуни тақсимот роҳёфта тибқи натиҷаҳои озмуни тақсимои асосӣ комёб нагардида бошад, имкон дорад, ки аз рӯи комбинатсияи ихтисосҳои муассисаҳои таълимӣ, ки баъди озмуни маъкур дар онҳо ҷойҳои ҳолӣ боқӣ мондаанд, иштирок намояд. Озмуни тақсимои тақрорӣ низ дар асоси бали аз имтиҳонҳо бадастонавар-

даи довталаб, яъне бе супоридаи имтиҳон барғузор меғардад. Барои иштирок дар ин озмун довталабон бояд дар нуқтаҳои бақайдгирӣ аз нав ба қайд гирифта шаванд. Барои азнавбақайдгирӣ нуқтаҳои бақайдгирӣ таъкил карда мешавад. Ҳангоми азнавбақайдгирӣ довталабон имкон доранд дар доираи ихтисосҳое, ки тибқи онҳо ҷойҳои ҳолӣ мавҷуданд, то 12 комбинатсияи ихтисосҳоро интихоб намоанд. Озмуни тақсимои тақрорӣ аз рӯзҳои 12-15-уми август барғузор гардида, натиҷаи он 19-уми август муайян мешавад”.

Муаммои ҳалношуда

Имсол ҷун ҳамешагӣ довталабон ихтисосҳоеро интихоб кардаанд, ки бештар маъруфият доранд. Аз ҷумла, ҳуқуқшиносӣ, дипломатия, тибу забонҳои хориҷӣ ва иқтисодиёт, ки ҳам нарҳи таъсилашон ғарону ҳам талаботашон бештар аст. Аммо дар риштаи техника то кунун майли довталабон камтар боқӣ мондааст. Ин боис ба он меғардад, ки на дар ҳамаи ғуруҳҳои таъкил нақшаи донишҷӯён пурра мешавад. Дар натиҷа баъзан ғуруҳ баста мешавад ё теъдоди кам донишгоҳро хатм мекунанд. Муаммоест, ки то ҳол роҳи ҳалро пайдо накардааст.

Умедворем, ки ояндаи наздик масъулини соҳа дар кушодани ғиреҳи ин муаммо дасту остин бармеzanанд.

Идибеки САИД,
коромӯзи “Тоҷикистон”

Суди шаҳри Иркутски Русия Мария Ғайбуллоева - духтарчаи 5-солаи тоҷикро, ки як оилаи бурят ба фарзандхондагӣ гирифта буд, ба падару модари аслиаш барғардонд. Марияро соли 2017 модари тоҷикаш Аноргул дар таваллудхона ғузошта рафта буд.

Аноргул Ғайбуллоева Машаро рӯзи 3-юми октябри соли 2017 дар яке аз таваллудхонаҳои Иркутск ба дунё овард, вале бо сабаби номатълуме кӯдакашро он вақт аз таваллудхона нағирифт. Аммо Аноргул санади даст кашидан аз ҳаққи модариро низ имзо накардааст.

Татьяна Плетан, муовини вазири рушди иҷтимоии вилояти Иркутск нақл кардааст, ки Маша як муддат баъди таваллудаш дар бемористони кӯдаконаи Ивано-Матрёнинская қарор дошт ва моҳи декабри соли 2017 ба оилаи Бухашеевҳо дода шуд. Бухашеевҳо моҳи феввали соли 2018 ба ҳайси васии Маша доништа шуда, барои нигоҳубини ӯ аз давлат кумаки пулӣ меғирифтанд. Соли 2018 онҳо Марияро

ХИЁНАТ Ё АМОНАТ?

Аноргул духтарашро дар таваллудхона монду баъди 5 сол гирифт

расман ба фарзандхондагӣ пазируфтанд.

Вале дар миён падару модари аслии Мария пайдо шуданд. Моҳи апрели соли 2018 падари Маша Азиз Асадов ба Суди шаҳри Иркутск даъво бурд, ки дар санадҳои Маша ўро ҳамчун падар зикр кунанд ва фарзандашро барғардонанд. Суд низ ба ин далел, ки қонунғузорӣ наметавонад монеи ба волидонии воқеияш барғардондани кӯдак шавад, Машаро ба Аноргул ва Азиз барғардонд.

Вале Михаил Бухашеев, падархонди Маша меғӯяд, оилаи онҳо, ки аз бефарзандӣ ин тифли тоҷикро ба фарзандӣ гирифта буд, бо ин қарори додгоҳрози нест ва бо ҷалби ҷомеа талош хоҳад кард, то Машаро ба онҳо бозпас бидиҳанд.

“Мо аз ин қарор шикаҷт мекунем. Даъво мекунем, то охир



меравам. Дилам хун мешавад аз фикри ин, ки ӯ дар онҷо ҷӣ ҳол дорад? Ман ҷӣ ғуна ба ин кӯдак хиёнат кунам? Ман ҷӣ, попӯшҳои ўро бояд ба қуттии аҳлот партоямӯ фаромӯшаш

кунам? Не, албатта. Ин кӯдак дар зери пусти худ ҳамеша ёди моро нигоҳ хоҳад дошт. Ӯ ҳамагӣ ду моҳ дошт, ки мо ўро ба фарзандӣ хондем. Ӯ барои мо яқтост...”, - ғуфтааст Михаил

Бухашеев.

Феълан, Мария ҳамроҳи модараш ба сӯи Тоҷикистон роҳ пеш гирифтааст.

Ф. БОБОЕВА

Эълонҳои бештар дар

ARZON.TJ

**ЭЪТИБОР НАДОРАД**

► Шиносномаи шахрвандӣ бо силсилаи А 0 0 2 4 0 3 9 9 - и гумшуда, ки онро ШВҚД-2 дар ноҳияи Сино 21.07 соли 2015 ба Шарифова Матлюба Кодировна додааст, безътибор дониста шавад.

► Патенти соҳибкори инфиродӣ ба номи Юсупов Мирзошариф Саидмуродович, РЯМ: 0130166172, РМА: 126517315, ки онро Нозироти андозаи ноҳияи Шохмансур моҳи августи соли 2018 додааст, бинобар гумшудан, безътибор дониста шавад.

► Патенти соҳибкори инфиродӣ ба номи Диловари Сафар, РМА: 245629305, РЯМ: 0230071096, ки онро Нозироти андозаи ноҳияи И. Сомонӣ додааст, бинобар гумшудан, безътибор дониста шавад.

► Шаҳодатномаи хоҷагии деҳқонии Хумбетали ба номи Мирзоев Сафар, РЯМ: 3330031421, РМА: 335245754, бинобар гумшудан, безътибор дониста шавад.

► Дипломи СТ-1 №383339-и гумшуда, ки онро Омӯзишгоҳи рассомии республикавии ба номи М. Олимов соли 1996 ба Джабборовва Нодира Джурабобовна додааст, безътибор дониста шавад.

► Дипломи №974750 бо рақами қайди №2187-и гумшуда, ки онро ДДОТ ба номи С. Айни (Шевченко) 18-уми июли соли 1982 ба Давлатмирова Сифатмо

Давлатбековна додааст, безътибор дониста шавад.

► Аттестати хатми синфи ёздаҳуми Т-АТУХ №0000191-и гумшуда, ки онро мактаби байналмилалӣ президентӣ 01.07 соли 2021 ба Далятова Эльмира Хуршедовна додааст, безътибор дониста шавад.

► Шаҳодатномаи соҳибкори инфиродӣ ва иқтибос ба номи Назаров Мирзокарим, РЯМ: 1230017929, РМА: 125433785, ки онро Нозироти андозаи ноҳияи Рӯдакӣ додааст, бинобар гумшудан, безътибор дониста шавад.

► Дафтарӣ ҳавлидорӣ бо суроғи шаҳри Душанбе, ноҳияи Шохмансур, кӯчаи А. Шукуҳӣ 92а ба номи Саъдиев Мирзо, бинобар гумшудан, безътибор донисат шавад.

► Шиносномаи техникаи хона ва Шаҳодатномаи ҳуқуқ ба мерос аз рӯи қонун таҳти феҳрести 2М-100 кори меросӣ, рақами 52/2006, ки аз тарафи Саридораи нотариалии давлатии ҶТ бо суроғи ноҳияи Шохмансур, кӯчаи Будёнӣ, хонаи рақами 7 ба Азизов Муҳаммади Тошмамадович дода шудааст, бинобар гумшудан, безътибор дониста шавад.

► Дафтари меҳнатии гумшуда ба номи Умарова Гульнора Мигнаровна, безътибор дониста шавад.

► Муҳри муассисаи "Ҳафтаномии авто ва тичорат", РЯМ: 0110018875, РМА: 010093675, бинобар гумшудан, безътибор дониста шавад.

► Дипломи ДМБ №0056726 бо рақами қайди 587-и гумшуда, ки онро Донишқадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон

16.06.2015 ба Муминаи Саймудин додааст, безътибор дониста шавад.

► Шиносномаи техникаи бо суроғи шаҳри Душанбе, ноҳияи Шохмансур, кӯчаи Яккатут-2, хонаи 87 ба номи Туйчиева Раҳима Убайдуллоевна, бинобар гумшудан, безътибор дониста шавад.

► Шаҳодатномаи ҳуқуқ ба мерос аз рӯи қонун таҳти феҳрести 1М-178 кори меросӣ, рақами 162, ки аз 24.07 соли 2014 аз тарафи Идораи нотариалии давлатии ноҳияи Рӯдакӣ бо суроғи ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Чоргултеппа, деҳаи Куктош (собиқ ҷамоати деҳоти Стаханов) ба Тоибова Зухро Асроровна дода шудааст, бинобар гумшудан, безътибор дониста шавад.

► Шиносномаи техникаи хона ва Шаҳодатномаи ҳуқуқ ба мерос аз рӯи қонун таҳти феҳрести 2М-100 кори меросӣ, рақами 52/2006, ки аз тарафи Саридораи нотариалии давлатии ҶТ бо суроғи ноҳияи Шохмансур, кӯчаи Будёнӣ, хонаи рақами 7 ба Азизов Муҳаммади Тошмамадович дода шудааст, бинобар гумшудан, безътибор дониста шавад.

► Аттестати хатми синфи нухуми Т-АТА № 1 1 0 6 0 6 3 - и гумшуда, ки онро муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №42-и ноҳияи Фирдавсӣ 20.07 соли 2020 ба Саидов Азам Шукруллоевич додааст, безътибор дониста шавад.

► Патенти соҳибкори

инфиродӣ ба номи Махмадалиева Умеда Азизуллоевна, РЯМ: 3330027764, РМА: 335211214, бинобар гумшудан, безътибор дониста шавад.

► Шартномаи иваз таҳти феҳрести №8Д-3454 аз 27.08 соли 1996 бо суроғи шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Р. Набиев 89 ба номи Абдуллоев Раджабали Муясабович, бинобар гумшудан, безътибор дониста шавад.

► Дипломи ДТО №0166761 бо рақами қайди №1627-и гумшуда, ки онро ДМТ, факултети иқтисодиёт ва идоракунии соли 2014 ба Зухуров Фаридун Фатхуллоевич додааст, безътибор дониста шавад.

► Аттестати хатми синфи нухуми А №621487-и гумшуда, ки онро муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №49-и ноҳияи Фирдавсӣ 11.06 соли 1991 ба Шамсутдинова Лола Азамовна додааст, безътибор дониста шавад.

► Шартномаи хариду фурӯши квартира таҳти феҳрести 8Ш-5686 аз 19.09 соли 2013, ки аз тарафи Идораи нотариалии давлатии ноҳияи Сино бо суроғи шаҳри Душанбе, кӯчаи Федина, хонаи 2, хучраи 23 ба Шарипов Махмадшариф Курбанович дода шудааст, бинобар гумшудан, безътибор дониста шавад.

► Шиносномаи техникаи ва шартномаи хариду фурӯши квартира таҳти феҳрести 8Ш-2141 аз 29.06 соли

2018, ки аз тарафи Идораи нотариалии давлатии ноҳияи Сино бо суроғи кӯчаи Майковский, хонаи 83/3, квартирай 17 ба Курбонова Назиха дода шудааст, бинобар гумшудан, безътибор дониста шавад.

► Шартнома таҳти феҳрести 8Д-2 4 996 аз 27.04 соли 1993 бо суроғи шаҳри Душанбе, кӯчаи Борбад, хонаи 8, хучраи 49 ба номи Тимурова Галатмо бинобар гумшудан, безътибор дониста шавад.

► Шиносномаи техникаи ва шартномаи хариду фурӯши хонаи истиқоматӣ таҳти феҳрести 1Ш-966 аз 24.05 соли 2017, ки аз тарафи Идораи нотариалии давлатии ноҳияи Рӯдакӣ бо суроғи ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Сарикистӣ, деҳаи Конституция ба Шарипов Дилшод Абдумаликович дода шудааст, бинобар гумшудан, безътибор дониста шавад.

► Шиносномаи техникаи бо суроғи шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Мухаммадиев, хонаи 52, хучраи 32 ба номи Саидов Саит Мирзоевич, бинобар гумшудан, безътибор дониста шавад.

► Дипломи ДТО №0274990 бо рақами қайди №2686-и гумшуда, ки онро ДМТ 25-уми июни соли 2022 ба Тоирова Мафтуна Хайёмовна додааст, безътибор дониста шавад.

► Билети донишҷӯии гумшуда, ки онро Донишгоҳи байналмилалӣ сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат соли 2020 ба

Мирзоев Муҳаммад Давлатович додааст, безътибор дониста шавад.

► Дипломи ДМБ № 0014210 бо рақами қайди №1127-и гумшуда, ки онро Донишқадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон 13-уми июни соли 2013 ба Муродов Баходур Кахорович додааст, безътибор дониста шавад.

► Шиносномаи техникаи ва Шартнома оид ба ҳуқуқи моликият супоридани амборхонаҳои хизматрасонӣ ва савдо дар таҳхонаи бино таҳти феҳрести 9Ш-127 аз 25.02 соли 2014, ки аз тарафи Идораи нотариалии давлатии ноҳияи Сино бо суроғи кӯчаи А. Навой 3/6 ба Курбонова Назиха дода шудааст, бинобар гумшудан, безътибор дониста шавад.

► Шиносномаи техникаи ва Шартномаи хариду фурӯши мағоза таҳти феҳрести 9Ш-1052 аз 03.08 соли 2018, ки аз тарафи Идораи нотариалии давлатии ноҳияи Сино бо суроғи ноҳияи Сино, кӯчаи Сино б/р ба Курбонзода Фарухҷони Хукматулло дода шудааст, бинобар гумшудан, безътибор дониста шавад.

БАРҲАМ МЕҲӮРАД


► ҶДММ "Арун" РЯМ: 7010002038, РМА: 700006856, фаёлиятро қатъ менамояд. Ҳама арзу шикоят мударди ду моҳ қабул карда мешаванд.

Телеънома



Ҳамал
21.03 - 20.04

Ин ҳафта оромӣ ва бодикқат буданро тавсия медиҳем. Ҳастагиву бемадорӣ боиси сар задани муш-килиҳо мегардад. Миёнаи ҳафта сафари корӣ дар назар аст, дар ин ҳангом саломатиятонро эҳтиёт кунед, вагарна бад шудани ҳолататон тамоми нақшаҳоро барбод медиҳад.



Савр
21.04 - 21.05

Нафароне, ки дар фикри харидорӣ намудани манзили зист ҳастанд, бояд аз рӯи шиори «аввал ҳамсояро бину баъд хона хар» амал намоянд. Нимаи дуҷуми ҳафта сари қарори муайяне омаданатон лозим аст, аз рафтори шумо ояндаатон ва зиндагии дигарон вобастагӣ дорад.



Чавзо
22.05 - 21.06

Ин ҳафта бо корчаллонӣ ва ҷидду ҷаҳд роҳбаратонро ба ҳайрат меорад. Нимаи дуҷуми ҳафта аз сар задани мушкilotи бепулӣ сари калобаатонро гум карда, намедонед чӣ гуна маблағи зарурӣ дастрас кунед. Ошиқатон бо тухфаи хурде таклифи хонадоршавӣ мекунад.



Саратон
22.06 - 23.07

Ин ҳафта имкони гирифтани вазифа ва мансаб пеш меояд. Албатта то қор ҳал нашлавад, ба касе даҳон накушоед, вагарна нақшаҳоятон барбод мераванд. Кӯшиш кунед бо қори беҳуда машғул нашавед, беҳтараш қорҳои нотамомотонро ба сомон расонед.



Асад
23.07 - 22.08

Ин ҳафта бо ҳолате рӯ ба рӯ мешавад, ки баҳсро миёни шумою ҳамкоронатон пеш меорад. Албатта бо фикрҳои онҳо розӣ шудан хуб нест, вале бояд фикри шахсии худро дошта бошед, онро исбот кунед. Бо шахсе шинос мешавед, ки зиндагиятонро дигаргун месозад.



Сумбула
23.08 - 22.09

Ин ҳафта бояд масъалаҳои муҳими зиндагиятонро ҳал кунед. Эҳтиёткорона рафтор кунед, хато накунад, вагарна аҳволатон бад мешавад. Нимаи дуҷуми ҳафта барои бастанӣ ҳар гуна шартнома ва вохӯриҳои қорӣ бобарор ба ҳисоб меравад.



Мизон
25.09 - 22.10

Ин ҳафта ҳастагӣ боиси сар задани беморӣ мешавад, ба руҳсатӣ бароеду асабҳоятонро ором кунед. Шумо бояд қувваҳои барбодрафта-ро барқарор намоед. Нимаи дуҷуми ҳафта гапатон бо дӯстатон мегурезаду нофаҳмӣ сар мезанад. Аз пайи ислоҳ шаведу масъаларо дар гармияш ҳал кунед.



Ақраб
23.10 - 22.11

Ин ҳафта зиёд мекӯшед, ки муш-килиҳоятонро зуд бартараф кунед, аммо мушкilotи болои мушкilotи меояду каме озурда мешавед. Беҳуда нагуфтаанд, ки ҳама чиз вақту соат дорад. Шарикӣ тиҷоратиятон фикри навро пешкаш мекунад, ҳақи шуморо соҳиб шудан меҳавад.



Қавс
25.11 - 21.12

Ин ҳафта худро ҷунон пурқувват тавоно ҳис мекунед, ки тамоми қорҳоро, ки аз дастатон намеомад, ба сомон мерасонед. Нимаи дуҷуми ҳафта ошиқи раҳдуратон бармегардаду ба мулоқот даъват мекунад. Эҳтимоли ба дастӣ дуздон афтоданатон имкон дорад.




Қаддӣ
22.12 - 20.01

Ин ҳафта дар қоргоҳатон вазъият каме ба муқобили шумо мешавад, чунки ҳар қор оғоз мекунед, бо камбудии анҷом меёбад. Нимаи дуҷуми ҳафта бо рафтори ноҷоятон қажру ғазаб ва ҳатто рашқи ошиқатонро бедор мекунед. Даромади пулӣ охири ҳафта хурсандатон мекунад.



Далв
21.01 - 19.02

Ҳафтаи нав барор ҳамқадами шумо мегардад. Аз ин рӯ, ба рафтору кирдори худ каме эҳтибор диҳед, дар тарозуи адолат барқарор. Шояд ҳастанд камбудии ҳақиқатонро назаратон наменамоянду бояд ислоҳ кунед. Нимаи дуҷуми ҳафта ошиқатон аз шумо мадад меҷӯрад.



Ҳум
20.02 - 20.03

Аввали ҳафта хабаре мешунавед, ки зиндагиятонро дигаргун мекунад. Бо шахсе шинос мешавед, ки ҳаётатонро маънии дигар мебахшад. Ақл аз танҳои раҳӣ меёбад. Пайдо шудани сарчашмаи нави даромад имкони баргарадонидаи қарзҳоятонро медиҳад.



ХАТАРИ ОФТОБЗАНИ

чаро нурҳои хуршед одамро аз пой меафтонанд?

Дар фасли тобистон ҳамаи мо мехоёем бештар сайругашт кунем, аз оббозӣ лаззат барем, дар ғушаҳои хушҳаво истироҳат намоем. Аз ин ҷост, ки дар тобистон ҳавзҳо ва масканҳои шиноварӣ аз истироҳаткунандагон пур мешаванд. Дар ҷунин лаҳзаҳои фараҳбахш офтоб нури худро саховатмандона мепошад, ки ин баробари ҳузурбахш будан, паёмадҳои нохуш низ дорад.

Офтобзанӣ чӣ гуна беморист?

Муддати тӯлонӣ дар зери нури офтоб истодан пӯстро сӯзонид, боиси офтобзанӣ мешавад. Маҳз нурҳои гарми офтоб метавонанд барои ҳаёти мо хеле хатарнок бошанд. Барои хифзи пӯст аз нурҳои офтоб бояд аз малҳамҳои аз офтоб хифзкунанда, ки дорони фактори баланди муҳофизатӣ (SPF > 30) бошанд, истифода бурд. Фаромӯш накунад, ки малҳамҳои махсуси хифзкунанда танҳо пӯстро аз сӯхтан хифз мекунад, вале аз офтобзанӣ муҳофизат карда наметавонанд.

Офтобзанӣ як ҳолати патологӣ аст, ки бо вайрон шудани фаъолияти мағзи сар дар натиҷаи таъсири офтоб рӯй дода, ин ҳолат аз сабаби микдори зиёди гармиро идора карда натавонистани организм ва дар сатҳи зарурӣ сард карда натавонистани бадан ба вучуд меояд. Дар ин раванд, баробари арақ кардани бадан, гардиши хун низ вайрон мешавад ва рағҳо васеъ мешаванд. Дар натиҷа гардиши хун дар тамоми бадан суст мешавад (суст шудани гардиши хун боиси тағйироти фаъолияти майна мегардад). Ин ҳолат метавонад ба оқибатҳои вазнин, ҳатто вайрон гардидани фаъолияти дил сабаб шавад.

Нишонаҳои беморӣ

Нишонаҳои офтобзанӣ инҳоянд: баландшавии таб, зиёдшавии набз, зуд-зуд нафаскашӣ, беқарорӣ ё ҳатто беҳушшавӣ, пӯсти хушқу тафсон ва арақ накардан. Нишонаҳои беморӣ дарҳол аён намегарданд. Аксаран ҳангоми офтобзанӣ гумшавии иштиҳо баъди сайругашти тӯлонӣ дар ҳавои офтобӣ, бемадорӣ, инчикӣ, ҳоболу-

дӣ, дилбеҳузурӣ ва қайқунӣ ба вучуд меояд.

Ҳолатҳои сабук, миёна ва вазнини офтобзанӣ мавҷуд аст.

Ҳолати сабуки офтобзанӣ боиси дарди сар, дилбеҳузурӣ, зиёдшавии набзи дил ва нафаскашӣ, васеъшавии гавҳараки чашм мегардад.

Ҳолати миёнаи офтобзанӣ боиси дарди сар, гоҳ-гоҳ аз хуш рафтан, зиёдшавии набзи дил ва кӯтоҳ будани нафас, хунравии бинӣ, ҳарорати бадан, ки бо заъф, дилбеҳузурӣ ва қайқунӣ ҳамроҳӣ мекунад, боиси якбора суст шудани ҳаракат мегардад. Ҳарорати бадан то 39 дараҷа мебарояд.

Ҳолати вазнини офтобзанӣ аломатҳои ба худ хос дорад. Касеро, ки офтоб задааст, чехрааш аввал сурх, баъд кабуд мешавад, мушакҳои танг шуда, дар пеши чашмонаш чизҳои гуногун мушоҳида мегарданд.

Тавсия

Ҳангоми офтобзанӣ амал кардан аз рӯйи тавсияҳои зерин ғайриҷоиз аст:

- одамеро, ки офтоб задааст, бояд ба ҷойи салқин, барҳаво (одам кам бошад) ва нам гузаронед;

- ба таври горизонталӣ ҳобонда, пойҳояшро каме баланд кунед ва шамол диҳед;

- либосҳоро, махсусан либосҳоро, ки гардан ва қараси синаро танг мекунад, кашед;

- рӯйро бо оби хунок бишӯед;

- ба сандуқи сина латтаи нам гузошта, тамоми баданро бо матои тар печонед ё барои оббозӣ дар оби ҳарораташ 18-20 дараҷа шароит фароҳам намоед;

- ба пешонааш компресси хунок (як зарфи оби хунок ё ях) гузоред;

- нӯшидани ҷуғот (қатик) (2-3 истакон ҷуғоти берағзан) барои офтобзадагон дар давоми якҷанд рӯз тавсия карда мешавад. Зеро ҷуғот яке аз беҳтарин воситаҳои барқарорсозӣ ва хушккунии бадан аст;

- дар вақти дилбеҳузурӣ ва қайқунӣ роҳҳои нафасро аз қай тоза кунед, спирти новшадилро бӯй кунед;

- ҳангоми беҳушӣ нафаскашӣ ва таппиши дилро санҷед. Дар ҳолатҳои норасоии дил нафасгирии сунӣ ва маҳс (массаж) кардан ғайриҷоиз аст.

БОЗГАШТИ ЖОЛА БАДЕЪ БА ТОҶИКИСТОН



Жолаи Исфаконӣ, ки дар Тоҷикистон ҳамчун Жола Бадеъ шуҳрат дорад, ҳамқисмати устод Абулқосим Лоҳутӣ аст. Ӯ низ дар Эрон зода шуда, дар натиҷаи гирудорҳои сиёсӣ тарки Ватан намуд, ба Иттиҳоди Шӯравӣ паноҳ бурда, Тоҷикистонро ватани дуввум ихтиёр кард...

Нашри маҷмӯаи ашъори Жола Бадеъи Исфаконӣ - “Шукухи шукуфтан”-ро дар маросими рӯнамоии он, ки санаи 21-уми июл дар Иттифоқи нависандагон баргузор шуд, соҳибназарон бозгашти дубораи шоир ба Тоҷикистон арзёбӣ карданд. Зеро баъди пошхӯрдани Шӯравӣ Жола ба Аврупо ҳичрат кард ва дубора чомаи ғурбат пӯшид. Ин дафъа робитаи ӯ бо Тоҷикистон қатъ шуд ва беш аз 30 сол китоби ӯ дар кишвари мо нашр нашуда буд. Маҷмӯаи зикршударо шоир Исмоил Зарифӣ ва пажухишгар Одил Нозир таҳия, аз хати форсӣ баргардон ва бо пешгуфтори муфасссал ба зевари таъбири орастаанд. Сарпарастии наشري китоб Бунёди байналмилалӣи Жолаи Исфаконист, ки қароргоҳаш дар Лондон аст.

Яке аз мураттибони китоб Одил Нозир мегӯяд, ки маҷмӯаи мазкурро бахшида ба 100-солагии мавлуди шоир ба нашр омода кардаанд.

“Охири китоби Жола Бадеъ “Пайванд” соли 1988 дар Душанбе нашр шуда буд. Баъди фурупошии Иттиҳоди Шӯравӣ ва ҳичрати Жола ба Лондон пайванди ӯ ҳам бо Тоҷикистон як навъ қатъ гардид. Баъди гузашти се даҳсола мо қарор додем, ки ашъори Жола дар Тоҷикистон нашр кунем. Дар асоси 14 маҷмӯаи шеъри Жола, ки солҳои гуногун ба таъбири расидаанд, ин китобро таҳияву омодаи чоп кардем. Ҳамчунин,



шеърҳои Жола аз саҳифаҳои матбуот ғирдоварӣ ва шомили китоб шудаанд. Умед аст, ки ин китоб оғози таҳқиқ ва наشري осори Жола Бадеъ дар Тоҷикистони соҳибистиклол бошад”, - гуфт ӯ.

Дар маросими рӯнамоии маҷмӯаи “Шукухи шукуфтан” адибону олимони Абдурахмони Абдуманнон, Мухриддин Сабурий, Рустам Ваҳхобзода, Аскар Ҳаким ва Иззатбеки Идизод доир ба ху-

сусиятҳои умдаи эҷодиёти Жола Бадеъ ибрази назар намуда, нақши ӯро дар рушди адабиёти тоҷик бориз арзёбӣ намуданд. “Жола дар радиои устод Муъмин Қаноат дар нав кардани шеъри тоҷик саҳми шоиста дорад”, - гуфт мунаққид Мухриддин Сабурий. Шоир ва пажухишгар Рустам Ваҳхобзода бошад, Жоларо ба ҳайси шоири ошики Тоҷикистон муаррифӣ намуд. “Жола Тоҷикистонро дӯст меошад. Мухаббати ӯ ба сарзамини мо, ки ватани дуввуми шоир аст, дар шеърҳои инъикос шудаанд”, - гуфт номбурда.

Мавриди ёдоварист, Жола Бадеъ, ки ному насаби аслиаш Мастонои Султонӣ аст, соли 1922 дар Исфакон зода шудааст. Соли 1946 бо ҳамсараш Шамсиддини Бадеъ ба Иттиҳоди Шӯравӣ фирор кард. Жола аз солҳои 50-ум ба муҳити адабии Тоҷикистон пайваста, дар замони Шӯравӣ ба ҳайси шоири тоҷик шинохта шуд. Китобҳои Жола дар Душанбе, Боку, Маскав, Тошканд, Техрон, Лондон, Порис ба таъбири расидаанд, ки муҳимтаринашон «Гулҳои хурӯй» (Техрон, 1945), «Ёдгор» (Боку, 1950), «Модарон сулҳ меоҳанд» (1956), «Армуғон» (Боку, 1956), «Дастигул» (1958), «Зиндарӯд» (1964), «Интизор» (1969), «Ҳангоми вафот» (1974), «Киштии кабуд» (1978), «Живая река» (Маскав, 1965), «Синий корабль» (Маскав, 1978), «Перелётные птицы» (Маскав, 1974) ва ғайра мебошанд. Муаллифи рисолаи «Шеърҳои нав дар Эрон» аст. Дар заминаи либреттои ӯ дар Театри давлатии академии опера ва балети ба номи Садриддин Айний операи «Парасту» саҳнагузорӣ шудааст.

Идибеки САИД

ҚАБУЛ БА СИНФИ 1 РОЙГОН АСТ! Ҳушдори мақомоти маориф аз фасодкорӣ

Аз волидоне, ки фарзандашон соли равон ба мактаб мераваду дар ин раванд дучори фасодкории масъулин шудаанд, хоста шуд, то ба мақомот муроҷиат намоянд.

- Қабули кӯдакон ба синфи якуми гуруҳҳои забони таҳсилашон тоҷикӣ ва русӣ муассисаҳои таълимӣ тариқи ройгон сурат мегирад, - хабар дод Сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе.

Сардори раёсати муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумии Сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе Асомиддин Бобозода таъкид намудааст, ки қабули ройгон ба синфи якро Конститутсияи кишвар қарор додааст.

Тавзеҳ дода шудааст, ки дар муассисаҳои таълимии шакли нав ва хусусӣ низ, бе назардошти маблағи шартнома ин раванд ройгон ба роҳ монда мешавад.



“Дар ҳолати аз ҷониби масъулини маорифи шаҳри Душанбе талаб намудани маблағ барои қабули кӯдак ба синфи якум волидайн бояд аз масъулин расид барои маблағ талаб намоянд ва ё арзу шикоят худро ба Сарраёсати маорифи шаҳр расонанд”, - афзудааст ӯ.

Телефони боварӣ дар чунин ҳолатҳо 2213092 пешниҳод шудааст, ки қорафтадогон метавонанд

тариқи он ба Сарраёсати маориф муроҷиат намоянд.

Бар асоси муқаррарот дар Тоҷикистон кӯдакони 7-сола ва онҳое, ки то охири моҳи декабр 7-сола мешаванд, ба синфи якум қабул мегарданд. Аз ҷумла кӯдаконе, ки то 31-уми декабри соли 2015 таваллуд шудаанд, ба синфи якум мераванд. Қабул ба синфи 1 дар тамоми кишвар ройгон аст.

Тақвими ТОҶИКИСТОН

29-УМИ ИЮЛ

МАНСУР МАЪМУРОВ (1952-2016), 70-солагии зодрӯзи Журналисти шоистаи Тоҷикистон.

ҲАСАНИ ҲАЙДАР (1957), 65-солагии зодрӯзи сароянда, Ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон.

РАВШАН ЮЛДОШЕВ (1967), 55-солагии зодрӯзи олими соҳаи тиб.

30-ЮМИ ИЮЛ

ГРИГОРИЙ ФИЛИПОВ (1922-1983), 100-солагии зодрӯзи иштирокчи Ҷанги Бузурги Ватанӣ, Қаҳрамони Иттифоқи Советӣ.

АЛЕКСАНДР ТАРТАКОВСКИЙ (1947), 75-солагии зодрӯзи олими соҳаи ҳуқуқ.

ОТАМУРОД ДОДОБОВ (1942), 80-солагии зодрӯзи олими соҳаи фалсафа.

МУКАММАЛ ДАВЛАТОВА (1932), 90-солагии зодрӯзи олими соҳаи филология, забоншинос.

31-УМИ ИЮЛ

АЮБ УМАРОВ (1917-2000), 105-солагии зодрӯзи журналист, Корманди шоистаи маданияти Тоҷикистон.

ДИЛРАБО ҚОДИРОВА (1957), 65-солагии зодрӯзи доктори илми тиб, профессор, академик.

1-УМИ АВГУСТ

ОДИЛХОН ШАҲБОЗОВ (1937-2010), 85-солагии зодрӯзи олими соҳаи математика.

ҲОҶИБОЙ МАҲКАМЗОДА (1957), 65-солагии зодрӯзи нависанда, Корманди хизматнишондодаи ҷумҳурӣ.

ХУШБАХТ МИРОВАРОВ (1967), 55-солагии зодрӯзи генерал-майор.

АЛЛА ЗАХАРЧУК (1942), 80-солагии зодрӯзи олими соҳаи физика.

2-ЮМИ АВГУСТ

АБДУҲАКИМ ҒАФУРОВ (1942-2003), 80-солагии зодрӯзи олими соҳаи биология, профессор, академик.

АБДУЛВОҲИД РОЗИҚОВ (1942), 80-солагии зодрӯзи доктори илми иқтисодӣ, профессор.

АБДУЛҲАЙР ҚОСИМОВ (1907-1999), 115-солагии зодрӯзи актёри театру кино, Ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон.

3-ЮМИ АВГУСТ

САНОВБАР АЗИЗОВА (1927-2003),

95-солагии зодрӯзи наattoқи радио, Корманди хизматнишондодаи Ҷумҳурии Тоҷикистон.

ЮЛЯ ЛЕСКОВА (1927), 95-солагии зодрӯзи олими соҳаи химия, Корманди хизматнишондодаи ҷумҳурӣ.

НЕЪМАТУЛЛО РАЧАБОВ (1967), 55-солагии зодрӯзи журналист.

ВАЛӢ МАҲМУДОВ (1922-2001), 100-солагии зодрӯзи пахтакор, Қаҳрамони Меҳнати Сотсиалистӣ.

4-УМИ АВГУСТ

АЛЕКСАНДР МАМОНТОВ (1927), 95-солагии зодрӯзи олими соҳаи география.

ЗИЁВУДДИН НИЗОМОВ (1947), 75-солагии зодрӯзи доктори илмҳои физика ва математика, профессор.

СОМЕЪҶОН УРОҚОВ (1947-2009), 75-солагии зодрӯзи навозанда, Ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон.

Таҳияи С. ГУЛОВ, Н. БАҲРУЛЛО,
кормандони Китобхонаи
миллии Тоҷикистон

Шахсиятҳои таърихӣ, олимони варзида,
ҳодимони давлативу ҷамъиятӣ мавлуд доранд?
ПЕШОПЕШ МОРО
ОГОҲ КУНЕД! **Тел: 221-00-84**

ТРАНСФЕР

Нимҳимоятгари дастаи мунтахаби футболи Тоҷикистон Парвиз Умарбоев ҳамчун футболбози озод аз дастаи «Локомотив Пловдив» (Булғория), ки аз соли 2016 инҷониб дар ҳайати он бозӣ мекард, ба «ССКА 1948»-и ин кишвар гузашт.

Дар оғози мавсими нави чемпионати Булғория клуби нави Парвиз Умарбоев дар се бозии анҷомдода панҷ имтиёз ба даст овардааст.

Хамлагари дастаи мунтахаби футболи Тоҷикистон Шаҳром Самиев клуби футболи «Торпедо-БелАЗ»-ро, ки аз соли 2021 дар ҳайати он бозӣ мекард, бо дастаи "Ислоч" аз кишвари Белорус иваз кард.

"Исloch" баъди марҳилаи якуми чемпионати Беларус аз дастаи БАТЭ танҳо як имтиёз кам дошта, дар зинаи дуёми

CAFA-2022

**ДАСТАИ МУНТАХАБИ ЗАНОНАИ
ЎЗБЕКИСТОН ҒОЛИБИ
МУСОБИҚАИ ДУШАНБЕ ШУД**

Аввалин чемпионати Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ (CAFA) дар Душанбе миёни дастаҳои мунтахаби занона бо пирӯзии дастаи мунтахаби Ўзбекистон ба анҷом расид.

Дар даври ниҳой дастаи Ўзбекистон бар Эрон бо ҳисоби 1:0 пирӯз шуд. Голро Мафтуна Шоимова дар дақикаи 86-уми вохӯрӣ ба ҳадаф расонд.

Дар бозии дигар дастаи мунтахаби Қирғизистон бар Тоҷикистон бо ҳисоби 1:0 ғалаба кард.

Ҳамин тавр, дастаи мун-
тахаби занонаи Ёзбекистон
дар чор бозӣ чор пирӯзӣ ба
даст оварда, соҳиби 12 имти-
ёз гардид ва аввалин ғолиби
Чемпионати Ассотсиатси-
яи футболи Осиёи Марказӣ
шуд.

Медалҳои нукра насиби
бозигарони Эрон шуд, ки 9



ЛЕГИОНЕРҲОИ ФУТБОЛИ ТОҶИК БА КУЧО РАФТАНД?



чадвал қарор дорад.

Манучехр Сафаров аз дастаи «Персеполис»-и Эрон, ки сар аз мохи декабри соли гузашта дар ҳайати он бозӣ мекард, ба «Локомотив»-и Ёзбекистон гузашт.

Сафаров қаблан дар бошгоҳҳои «Барқчӣ», «Хучанд», «Локомотив - Помир»,

«Хучанд» ва «Истиклол» ху-
нарнамоӣ кардааст.

Ҳамадонӣ Камолов ба клуби "Паракуэлос Антамира"-и шаҳри Мадрид, ки дар дивизиони 3-юми Испания баромад мекунад, гузашт. Камолов пеш аз ин дар ҳайати дастаи "Райо Махадаондо" бозӣ мекард.

Ҳамлагари дастаи мунта-

хаби чавонони Тоҷикистон (U-20) Абдулфаттоҳ Худойдодзода фаъолияти худро дар ҳайати дастаи «Динамо Брест» дар чемпионати Белорус идома медиҳад. Футболбози тоҷик бо дастаи «Динамо»-и Брест барои якуним сол шартнома баст.

CAFA-2022-U-19



ҶАВОНОНИ ТОҶИКИСТОН ОМОДАГИРО БА ЧЕМПИОНАТ ОҶОЗ КАРДАНД

Дасти мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон (U-19) таҳти роҳбарии сармураббӣ Аҳлиддин Турдиев дар Душанбе ҷамъомади таълимиву тамриниро оғоз кард, ки ҳадафи он омодагӣ ба чемпионати Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ (CAFA) мебошад.

Сармураббии дастаи ҷавонон Ахлиддин Турдиев ба ин ҷамъомад 24 бозигар - 3 дарвозабон, 7 химоятгар, 11 нимхимоятгар ва 3 ҳамлагарро даъват кардааст. Ба далели он, ки чемпионати САФА-2022 дар рӯзҳои FIFA баргузор намешавад, легионерҳо дар ин мусобика наметавонанд дар ҳайати дастаи ҷавонон бозӣ кунанд. Бо мувофиқа бо бошгоҳҳо бозигарони дар хориҷа буда ба ҳайати дастаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон барои бозӣҳои расмӣ - марҳилаи интиҳобии Ҷоми Осӣё-2023, ки аз 14 то 18-уми сентябр дар Душанбе баргузор мешавад, даъват мешаванд.

Дар чемпионати САҒА-2022 дастаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон (U-19) бо ҳамсолони худ аз Афғонистон (6-уми август), Қирғизистон (8-уми август), Ўзбекистон (10-уми август) ва Эрон (12-уми август)

бозӣ мекунад.

Ҳайати мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон (U-19) барои ҷамъомади таълимиву тамринӣ дар Душанбе:

Дарвозабонҳо: Сафармад Ғаффоров («Регар-ТадАЗ»), Сухробхӯча Юсупов («Хучанд»), Шаҳобиддин Махмудзода («Динамо»);

Химоятгарон: Меҳрубони Абдурауф, Раҳматшо Раҳматзода, Фаҳриддин Аҳтамов, Шаҳриёри Иноятулло, Рӯзи-муҳаммад Абдурахмонов, Содик Курбонов (ҳама аз «Динамо»), Асадбек Зиёзода («Истаравшан»);

Нимхимоятгарон: Абдулло Шарипов (КМБА), Азизбек Хайитов, Иброхим Зокиров (харду аз «Регар-ТадАЗ»), Аббос Андалибов, Амирчони Фаррухзод (харду аз «Равшан»-и Кӯлоб), Бежан Нишонбойзода, Фатхулло Олимзода, Азизбек Далиев, Меҳроб Асоев (ҳама аз «Динамо»), Салохиддин Иргашев («Металлург», Ўзбекистон), Салам Ашурмамодов (бидуни даста);

Ҳамлагарон: Сунатулло Азизов («Динамо»), Асадбек Ҷўрабекзода (КМВА), Далер Шарипов («Металлург», Ўзбекистон);

Сармураббӣ: Аҳлиддин Тур-
диев.

**РЎЗҲОИ
БАРГУЗОРИИ
БОЗИҲОИ 19-УМ
ДАҚИҚ ШУДАНД**

Шӯрои олимпиади Осиё (ОСА) рӯзҳои баргузорию Бозиҳои 19-уми Осиёро, ки дар Ҳангжоуи Чин ба нақша гирифта шудааст, дақиқ қард. Гуфта мешавад, ки Бозиҳо соли оянда аз 23-юми сентябр то 8-уми октябр баргузор хоҳанд шуд.

Дар ибтидо Бозихои 19-уми Осиё аз 10 то 25-уми сентябри соли 2022 дар Ҳангжоу ба нақша гирифта шуда буд, аммо бо сабаби пандемияи COVID-19 мавқуф гузошта шуд.

Гуруҳи корӣ барои муайян кардани санаҳои навтаи ду моҳи охир бо Кумитаи олимпии Чин, Кумитаи тадорукоти Бозиҳои Осиё дар Ҳангжоу (HAGOC) ва дигар ҷонибҳои манфиатдор барои дарёфти раванзани бозиҳо, ки бо дигар ҷорабинҳои бузурги байналмилалӣ вазииш муҳолифат намекарданд, бахсҳои гуногун анҷом дод. Санаҳои тавсияшуда аз ҷониби гуруҳи корӣ аз ҷониби Кумитаи иҷроияи ОСА тасдиқ карда шуд.

Ба барномаи Бозихои Осиё 40 намуди варзиш (61 равияи варзишӣ) ворид гардидаанд. Худуди 10000 варзишгар аз 45 кишвари қора барои 482 мачмуи медалҳо талош мекунанд. Кишварҳои Укёнос низ барои иштирок дар баъзе намудҳои варзиш даъват карда мешаванд, аммо дар сурати пирӯзӣ ба онҳо медали ифтихорӣ тақдим мегардад.



Бозиҳои Осиё зери сарпарастии Шӯрои олимпии Осиё аз соли 1951 ҳар чор сол як маротиба баргузор мешавад. Тоҷикистон аз соли 1994 дар Бозиҳои Осиё ширкат мекунад ва то имрӯз сазовори 27 медал - 4 тилло, 6 нукра, 17 биринҷӣ гардидааст.

